


АНВОРӢ ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯпоб ба номи Абӯаబдуллоҳи Рӯдакӣ*
www.kgu.tj №4 (286) 5-уми марта соли 2019, сешанбе (оғози нашр: соли 1994)

АНГОРАИ "НАВРӮЗ-2019" ТАСДИҚ ШУД



нак, парасту, накшу нигори гулдӯзӣ ҳамчун рамзи ҳунарҳои мардумӣ ва рангинкамон бо навиштаоти "Наврӯз - 2019" бо забони тоҷикӣ инъикос ёфтааст.

Вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, воситаҳои ахбори омма метавонанд аз ангораи Ҷашни байналмилалии "Наврӯз - 2019" васеъ истифода намоянд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сұлҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат муҳттарам Эмомалӣ Раҳмон барои соли 2019 ангораи Ҷашни байналмилалии Наврӯзро тасдиқ намуданд.


Ангораи мазкур намуди доирашакл дошта, дар мобайни он кураи замин, аз ду тарафи он Парчами миллӣ ва пайки баҳор - сумадар.

ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ ДАР РАҶАМҲО



С. 9

ТЕРРОРИ АСР:
АҲМАДШОҲИ МАСУД ҔИ
ТАВР КУШТА ШУД?



С. 5

ОМӯЗГОРИ АСИЛ,
САРБОЗ ВА ИНСОНИ
МУВАФФАҚ



С. 6

ИХТИРОИ ФИРӯЗ: МАВОДИ
ДОРУГӢ БО НОМИ
"ФИКАРДИО"



С. 14

ЧАНД ЧУМЛА ДАР
БОРАИ "ТОҶИК-ДАГ!"



С. 3

МИНБАРИ
ДОНИШҔУ



ИСТИФОДАИ
НОДУРУСТИ ВОЖАИ «ҲАР»



С. 12-13



С. 7

РАМЗИ ЧАШНИ БАЙНАЛМИЛАЛИ НАВРӃЗ ВА СОЛИ НАВИ МИЛЛӢ БАРОИ СОЛИ 2019 ТАСДИҚ ШУД



22.02.2019. Дар мувофиқа бо Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон рамзи ҷашни байналмилали Наврӯз ва Соли нави миллӣ тасдиқ гардид.

Он аз тарафи Иттилоғи рассомони Тоҷикистон дар асоси ҳулосаҳои донишмандони Академияи илмҳои Чумхурии Тоҷикистон омода шудааст.

Рамзи мазкур арчамонанд буда, аз ҳафт табақ иборат мебошад. Ҳамаи табақҳо аз давраҳо иборат буда, мазмуни гардиши фалак ва коинотро ифода менамоянд. Ҳар давра бо нақшу нигори миллӣ ороиш дода шудааст. Дар гирдигирди табақҳо гулӯзӣҳои гуногун ва дар табаки оҳирони сumanак гули наврӯзӣ чун нишонаи эҳёи табиат гузошта шудааст.

Дар асоси ҳулосаҳои донишмандон, мардумшиносон ва фолклоршиносони тоҷик ва дигар олимони ҳавзаи Наврӯз аз миёни рамзҳои наврӯзӣ, ки аз гулҳои бойҷечак, сиёҳгӯш, лола, гули зард, шоҳи дарахти ғунҷадор ва паррандаҳои асо-

тирии симурғ ва парасту иборатанд, суманак ва гули наврӯзӣ ҳамчун рамзи истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилали, Соли нави миллӣ ва пайки омад - омади баҳори файзбор дар ҷумҳури қабул гардид. Минбаъд сumanак ва гули наврӯзӣ ҳамчун рамзи миллӣ барои ҷашнгирии Соли нави миллӣ ва Наврӯзи байналмилали истифода ҳоҳад гашт.

Донишмандон бар он ақидаанд, ки сumanак дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон маъмул буда, ҳамчун рамзи сарсабзӣ ва ҳуҷрӣ дар арафаи Соли нави миллӣ ва ҷашни Наврӯз омода мешавад. Сumanак инчунин ифодагари пайдо шудани заминдорӣ ва қишиварӣ дар миёни қабиляҳои ориёй буда, муносибату муҳаббати деҳқонро ба гандум, ки ризқу рӯзии одам аст, ифода менамояд. Дар зарфи гирд омода кардан сumanак рамзи коиноту замин буда, ҷовидонагии табиату инсонро тасвир месозад.

Баъди ҷаҳонӣ шудани иди Наврӯз Созмони Милали Муттаҳид ва созмони ЮНЕСКО сumanак дар кураи заминро бо навиштаоти "Рӯзи Наврӯзи байналмилали" ҳамчун рамзи наврӯзӣ интиҳоб карда, дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн намудаанд.

Баъзе ҷаҳонӣ шудани иди Наврӯз Созмони Милали Муттаҳид ва созмони ЮНЕСКО сumanак дар кураи заминро бо навиштаоти "Рӯзи Наврӯзи байналмилали" ҳамчун рамзи наврӯзӣ интиҳоб карда, дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн намудаанд.

Соҳти (конструксия) гузоштани sumanak ва гули наврӯзӣ дар хиёбону кӯчаҳо низ омода гардида, манзури шумо мегардад.

Дизайнерон дар ҳар шаҳру ноҳия метавонанд барои назди ҳавлиҳо, муассисаю корхонаҳо шаклҳои мақбултари конструксияҳоро тарҳрезӣ намоянд.

ТАСДИҚИ ҲАЛТАЧАҲОИ НАВРӃЗӢ АЗ ҶОНИБИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

вир ёфтаанд.



21.02.2019 17:54, шаҳри Душанбе

Дар мувофиқа бо Президенти Чумхурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, муҳтарам Эмомали Раҳмон намудҳои ҳалтачаҳои наврӯзӣ тасдиқ гардианд.

Ҳалтачаҳои наврӯзӣ, ки барои тӯхфаҳо пешбинӣ шудаанд, бо шаклу дизайни гуногун таҳия карда шуда, дар онҳо рамзи ангораи Наврӯзи соли 2019 тас-

тирии симурғ ва парасту иборатанд, суманак ва гули наврӯзӣ ҳамчун рамзи истиқболи ҷашни Наврӯзи байналмилали, Соли нави миллӣ ва пайки омад - омади баҳори файзбор дар ҷумҳури қабул гардид. Минбаъд сumanак ва гули наврӯзӣ ҳамчун рамзи миллӣ барои ҷашнгирии Соли нави миллӣ ва Наврӯзи байналмилали истифода ҳоҳад гашт.

Истифодаи ҷашни ҳалтачаҳои наврӯзӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монда шавад.

Истифодаи ҷашни ҳалтачаҳои наврӯзӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба роҳ монда шавад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дафтарчай имтиҳоние, ки Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2010 ба донишҷӯи соли 5-уми факултаи омӯзгорӣ (шуъбаи гоибона) Валиева Азиза Эмомадовна додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

XXXX

Дипломи ЛВ № 438347, ки соли соли 1986 Институти педагогии давлатии шаҳри Кӯлоб ба Кенжаева Озодамо Убайдуллоевна додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит дониста шавад.

АМРИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

1. Ба ифтиҳори ҷашни 30-солагии Истиқполияти давлатӣ таҳти сарпарасии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни қишироҳи мухталифи ҷомеа, аз ҷумла ҳонандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони қишиҷар дар соли 2019 зери унвони "Фурӯғи субҳи доноӣ..." озмуни ҷумҳурияйи баргузор карда шавад.

2. Низомномаи озмуни ҷумҳурияи "Фурӯғи субҳи доноӣ...", ҳайати комиссия оид ба баргузории озмун ва ҷоизаҳои озмуни ҷумҳурияи "Фурӯғи субҳи доноӣ..." тасдиқ карда шаванд (замимаҳои 1, 2 ва 3).

3. Вазорати маориф ва илм, Вазорати фарҳанг, Академияи илмҳо, Кумитаи телевизион ва радио, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш, Кумитаи кор бо занон ва оила, Кумитаи дин, танзими аньана ва ҷашну маросим яқбо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Вилоятӣ Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намоянд.

23.02.2019, шаҳри Душанбе

23 феврал дар Коҳи Борбад Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба ифтиҳори 26 - солагии таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ кардан.

Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон нахуст таъомони ҳайати шаҳсии ҷузъу томҳои ҳарбӣ ва



ИШТИРОК ДАР ҶАМ҆ОМАДИ ТАНТАНАВӢ БА ИФТИҲОРИ 26-СОЛАГИИ ТАЪСИСЁБИИ ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ҔУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

кулли шаҳрвандони қишиҷарро бо санаи муҳими таърихи 26 - солагии таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳи Ҕумҳурии Тоҷикистон табрику таҳnият гуфтанд.

Сарвари давлат оид ба таърихи 26 соли таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳ, аз имтиҳону озмоишҳои саҳту сангин гузаштани ба як соҳтори муташаккилу бозътиҷод ва нерӯи пурқудрати ҳимоятгарӣ давлат ва ҳалқи Тоҷикистон табдил ёғтнаш андешаронӣ кардан.

Таъқид гардид, ки Қувваҳои мусаллаҳ, кафили амнияти якпорҷагии давлати соҳибиستиколӣ Тоҷикистон буда, ҳизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои низомӣ дар ҳифзи марзу буими Ватан, таъмини амнияти давлат ва зиндагии осудаи сокинони қишиҷар саҳми бузург доранд. Дар даврони соҳибиستиколӣ ба дӯши ҳизматчиёни ҳарбии Қувваҳои мусаллаҳ, вазифаҳои гузошта шудаанд, ки тақдирӣ милиат ва давлат, истиқполияту соҳибиҳтиёри Ватан, сулҳу оромӣ ва суботи сиёсии мамлакат аз ҳалли онҳо вобаста мебошад. Ҳифзи марзу буими қишиҷар аз таҳдиду ҳатарҳои замони мусоир, таъмин намудани амнияти давлату милиат ва суботу оромии ҷомеа бидуни Қувваҳои мусаллаҳи тавоно ғайриимкон мебошад.

Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон таъқид доштанд, ки сарбозони Қувваҳои мусаллаҳ дар солҳои аввали истиқполият - дар шароите, ки сару либос ва силоҳу լавозимоти дуруст надоштанд, дар барқарор намудани соҳти конституционӣ ҷонбозӣҳои зиёде карданд ва ҳазорон нафари онҳо дар ин роҳ қурбон шуданд, ки хотираи неки муборизони роҳи озодиро ҳалқи сипосгузори тоҷик ҳеч вақт фаромӯш намекунад.

Дар рӯҳияни ватандӯстиву ватанпа-

растӣ, садоқат ба Ватан ва савғанди ҳарбӣ, ҳуҷӯриву зираки сиёсӣ ва дустӣ-ву рафоқат тарбия кардани афсарони ҷавон ва сарбозон аз ҷумла масъалаҳои муҳимтарин мебошад. Ҳукумати Тоҷикистон, бо вуҷуди мушкилоти муайянӣ иқтисадӣ, доир ба таҳқими иқтидори мудофиавии қишиҷар ва баланд бардоштани ҳифзи иҷтимоии ҳизматчиёни ҳарбӣ ҳамаи тадбирҳои зарурро андешаидо истодааст.

Президенти мамлакат, Сарфармондехи Олии Қувваҳои мусаллаҳи Ҕумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон бо итмион иброз доштанд, ки мо ба Қувваҳои мусаллаҳи қишиҷаромон эътиимидаи комил дорем ва медонем, ки онҳо минбаъд низ истиқполияту озодии Тоҷикистони маҳбубамон, амнияти давлат ва суботу оромии мадруми моро ҳамчун сипари бозътиҷод химоя мекунанд. Ҳайати шаҳсии Қувваҳои мусаллаҳ ҷашни 30-солагии Истиқполияти давлатиро бо интизоми қавӣ, омодабоши доимии ҷанғӣ, рӯҳияни баланди ватандӯстӣ ва садоқат ба қасби бошарафу муқаддаси худ истиқбол мегиранд.

Дар охир Президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Раҳмон бори дигар таъомони ҳайати шаҳсии ҷузъу томҳои низомии мамлакатро ба ифтиҳори бисту шашсолагии таъсисёбии Қувваҳои мусаллаҳ табриқ гуфта, ба ҳамаи онҳо саломативу сарбаландӣ ва дар роҳи ҳифзи Ватани соҳибиستиколамон рӯҳи шикастнопазир ва иродai қавӣ орзу кардан.

Ҷамъомади идонаро барномаи ранги-ну пурмуҳтавои консерти бо иштироқи аҳли ҳуҷару фарҳангӣ қишиҷар шукуҳи тоза баҳшид, ки түҳфай арзанде барои афсарони сарбозони содиқи Ҕумҳурии мебошад.



*Шарофат ХУДОЙДОВА, иошибектор оид ба
равобити хориҷӣ*

Сухан гуфтган ва чизе иншо кардан дар бораи шахсиятҳои бузург масъулияти гарон аст. Аммо, шахсе, ки барояш ин сатрҳоро менависам, болотар аз ситоиш аст, зеро ман ҳамчун ҳамкасб, ҳарчанд дар риштаи филологӣ фаъолият барам ҳам, профессор Ислом Үуломовро устоди худ мөхисобам ва аз мактаби хоссаи ин олимӣ тавоно, як инсони саропо маърифату эъҷоз дарси маърифати воло омӯхта, дар амалияни тавонмандиҳои хеш истифода кардаам.

Замони ба сифати сармұхаррири на-
шрияи донишгоҳ - "Анвори дониш" кор
кардан, дар саҳифаҳои он маводи усто-
дону омӯзгорон ва донишчӯёро саҳи-
фабандӣ карданӣ мешудему аз ҳар як
нигоштаи Ислом Назарович як ҷаҳони
тарбияву таҳриқро дармейғтем ва анқ-
арив дар ҳар як шумора мақолаҳои ус-
тодро нашр мекардем, ки дар партави
онҳо садҳо хонандагон ба шоиставу са-
зовор зистан ҳидоят ёфтаанд. Ин ҷо
агар аз ҳусни ҳатти зебову хонои устод
ёдгар нашавам, иштибоҳ ҳоҳам кард.
Дар маҷмӯъ ба гуфтаи А.П. Чехов "Ин-
сонро ҳама чиз бояд зебо бошад, ҳам
чехра, ҳам либос, ҳам рӯҳ....", инсони
начибу комил Ислом Назарович зоҳи-
рану ботинан марди зебо ва фарзона-
ву соҳибдиланд.



*Малоҳат ДАВЛАТОВА, асистенти кафедраи
правонишосӣ*

ОБ-МАНБАЙ АСОСИИ ХАЁТ

лалии оби тоза" эълон гардид. Алҳол дар Тоҷикистон ва дигар кишварҳои дунё ко-рҳои созандагию тарғиботӣ ҷараён дорад.

«Об мұyczизаи бебаҳо, манбаи пайдо-
ишу устувории олами зинда, одамон, ҳай-
вонот ва наботот буда, яке аз қисмҳои му-
ҳимтарини чор үнсүри олам (об, оташ,
ҳаво, хок) маҳсуб мешавад. Дар воқеъ, об
як навъ неъмати ҳәётофарин буда, аз
қаъри замин, аз дили күхсорони ос-
монбүс, аз бағали ҳарсанғҳои азимчусса
фаввора зада, ба дашту даман рехта,
ҳама чо, баҳусус рӯҳу чони одамизодро
ҳамеша сарсабзу ҳуррам нигоҳ медорада-
ва ба табиат тароват мебахшад. Об
мұyczизаи бебаҳои табиат буда, асоси
пайдоиши пайдории олам аст» (Арасту)

пайдоиши пойдории олам аст.» (Арасту). Дар шароити кунунӣ аз норасогии оби ошомиданӣ мардуми қիтъаҳои Осиё, Африқо, Амрикои Лотинӣ, Аврупо тақисӣ мекашанд. Дар охири ҳазораи дуюм, аз ҷумла дар асри XX инсонияти тараққиҳоҳо хамзамон ба қашфётҳои беназир боз ба бурӯҳони амиқи экологӣ рӯ ба рӯ бошад. Дар миёни мушкини глобалии экологӣ масъалаи оқилюнаи захираҳои обӣ ва беҳдошти ҳифзи оби тоза, мақому манзулати тоза пайдо кард. Дар иртибот ба ин мушкини глобали 1-уми октября соли 1999 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон дар Сессияи 54-уми Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид таъкид намуд, ки "...диққати чомеани ҷаҳонӣ ба проблемаи оби тоза дар ҳама ҷиҳатҳояш ҷалб шавад. Бо ин мақсад Тоҷикистон бо ташаббуси "Соли байналмилалии оби тоза" эълон шудани соли 2003 баромад мекунад". Ин икдоми некро намояндағони 148 мамолики ҷаҳон ба ҳубӣ пазишуфтанд.

Рӯзи 20-уми декабри соли 2000 дар Сессияи 55-уми Созмони Милали Муттаҳид дар асоси консесус қатънома (резолютсия)-ро дар хусуси "Соли байналми-

Воқеан ҳам, Ислом Назарович Гуломов аз зумраи афроди сарсупурдаи пешаи омӯзгорист, ки умири пурбаракати хешро сарфи таълиму тарбияи насли ҷавон кард аву аз гузашти умр ва масрафи нерӯву тавон дар ин ҷода боре пушаймонӣ на-кардааст. Зоро дараҳти пурбори умри омӯзгорияшон самари нек ба бор овардааст ва ин ниҳолакону меваҳояш фар-зандони солех, асанҳои илмиву эҷодӣ ва шогирдони бакамолрасонидаашон имрӯз муттако ва мони ифтихорашон гардидаанд.

Ҳанӯз ним аср қабл, ҳангоме ки Ислом Назарович ҳамагӣ 25 сол доштанд, байди гузаштан аз озмун омӯзгори муассисаи олии таълимӣ гардида, ҳаминак ҳамчун доктори илмҳои педагогӣ, Корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессори кафедра бо гузашти беш аз 50 сол, ки дар таърихи умри як шахсият муҳлати басо муборак аст, тақдирӣ хеш бо ин даргоҳи маърифат пайваста, тарбияи насли бо донишу хушзехӯ, ватандӯсту инсон-парварро ҳадафи аслии хеш қарор додаанду дар ин роҳ муваффақ, соҳибнуғузу соҳибэҳтиром ва музafferу комёб низ ҳастанд.

Имрӯз исми мубораки Ислом Гуломов вирди забони хосу омми саросари кишвар аст, зеро тавассути интишору таълифоти пурарзиши илмӣ дар соҳаи илмҳои дақиқ, баҳусус методикаи таълими математика миёни ахтарони пурчилои илми тоҷик ва берун аз он мавқеъ пазируфтааст. Ислом Гуломов ба сифати як омӯзгор, муаллими калон, дотсенти кафедра, дар се муҳлат декани факултети физикаматематика, ноиби ректори донишгоҳ оид ба илм адоди вазифа намуда, дар ин давом дар раванди ислоҳоти маорифи кишвар бо таклифи пешниҳодоти мушаххас, баҳусус бобати такмил додани маълумоти олий дар кишвар саҳми муносиб қасб



Назария ва амалияни ҳисоббарорӣ практикуми ҳалли масъалаҳо аз алгебра таълифоти калонҳаҷми таъриҳ ва мето дологии математика, китоби дарсии «Ал гебра ва ибтидои анализ» барои хонандагони синфҳои 10 ва садҳо мақолаву дастурҳои методӣ шуҳрати ин олими дақиқи корро боз ҳам афзудаанд. Бо роҳбарии бевоситай ўдар ин муддавом даҳҳо омӯзгорони факултати физика ва математика шомили аспирантура гардида, рисолаҳои номзадӣ дифоъ намуданд ва имрӯз низ устод роҳбарии рисолаҳои номзадӣ ва магистрии шогирдони зиёдро ба уҳдадоранд.

Беҳтарин ҷавҳар ва меҳвари таълифоти
Ислом Гуломовро таълими тарбиятдикан

да ташкил медиҳад. Асарҳои илмияшон ҷанбаи амалии тарбиявии хоссаро доро мебошанд, ки ҳар як донишомӯзро ба эҷодкорӣ ва ҳудфаъолгардонӣ талқин мекунад. Аз шогирдонаш бисёр шунидаам, ки дар ҷараёни дарси устод ҳеч як фазои холӣ эҳсос намегардад ва таълимирандагон низ гузашти вақтро пайхас намекунанд.

Хизматҳои шоистаи Ислом Ғуломов

Хўматҳо шоистаи Ҳолом Гулом бо диплому ифтихорномаҳо зинёди раиси вилояти Хатлон ва шаҳри Кўлоб, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, ғолиби мусобиқаҳои сотсиалистӣ, медали сабиқадори меҳнат, Корманди шоистаи Тоҷикистон ва «Олимси сол» қадршиносӣ шудаанд. Ин омӯзгори асил, олим ва инсони комил имрӯз низ дар ҳалқаи ҳамкорону шогирдон, гули сари сабади маҳфилҳо ҳасту ба аҳли кормандон аз хурд то бузург маслиҳатҳои муфидро дареф намедорад. Худи устод барору мувафақиятҳояшро аз оилаи солим, ҳамдигарфаҳмӣ дар хонадон ва ба роҳи дуруст тарбия намудани фарзандону шогирдон медонад. Ўпадару ҳамсари меҳрубон асту устоди сахтигу ҳалим ва кулли шогирдон аз таълиму ҳидоятҳояш изҳори ризоияту қаноатмандӣ мекунанд.

Бароям маншай ифтихору сарфарозист, ки ҳамкасби чунин маради фозилу соҳибдил, хушмуомилаву накӯрафтор, ҳидоятгаре бо раҳнамоии мондагор ҳастам ва аз лутфи бисёр нозуки "бибӣ" гуфттанхояшону ба бонувон эҳтиром гузаштanhояшон барҳӯрдорам.

Зихй, марди накүсиришту покниходу покизакор, хушрӯзгору баландиқбол, устоди арчманду гиромй, Ислом Гуломов!

АНДАР БОБИ дүстүй

вори зиндагӣ ва рӯҳӣ ҳамроҳаш бошад. Абдураҳмонӣ Чомӣ дидор, сӯҳбати дӯстон ва ёронро, ки воситаи шодмонӣ ва ороиши рӯҳист, биҳишт меконад. Ба ақидаи ўдӯст бояд ба роҳи дӯстӣ ҷонни-сор бошад ва дӯстро аз душман чудо кунад:

*Барои дӯстон ҷонро ғидо кун,
Валекин дӯст аз душман ҷудо кун.*

Абўалӣ ибни Сино дар пандҳои ахлоқиаш мардумро ба риоя карданӣ дӯстии рафоқат, муҳаббату эҳтиром, тоzagию озодагӣ, илмомӯзӣ ва гайра дарьват намудааст. Сино тарафдори дӯстии байни одамон ва ҳалқҳо буд. Ӯ дар симои дӯстии ҳалқҳо қувваи бузург, пешравии чамъият, таҳқурсии вакъти одамонро медид ва тарафдори дар байни одамон будани дӯстии ҳақиқӣ буд. Ӯ гуфтааст, ки дӯстии ҳақиқӣ одамро сарбаланд мекунад, рӯҳашро баланд мебардорад. Дӯстӣ барои одамон чун боду ҳаво зарур аст. Вале чунин дӯстоне, ки самимию пойдор бошанд. Барои пайдоиши дӯстӣ самимият лозим аст. Дӯстӣ самимият он аст, ки дӯстон аз яқдигар тамаъ надоранд, ба яқдигар меҳруbonу дилсӯзанд. Онҳо хурсандии ҳаёт, саҳтию бад-

бахтиҳои онро бо ҳам мебинанд.

Ҳамин тавр, дар асоси панду ҳикматҳои мутафаккирон ва нишондодҳои илми педагогика сифатҳо ё меъёрҳои дӯстии ҳақиқӣ инҳо мебошанд: ҳамеша ҳамроҳӣ дӯст будан, дӯстро дар ҳама чо боло гузоштан, камбуҷҳои дӯстро рӯйрост ба вай гӯфтан, сирри дили дӯстро ба касе нагуфтан, чизе аз дӯст пинҳон накардан, дар пастию баландӣ ҳамроҳӣ дӯст будан, дар ҳаққи дӯст камбуҷӣ нагуфтан ва аз дӯст ба тезӣ наранҷидан ва гайра.

Хар як омӯзгорро лозим меояд, ки ба таълиму тарбияни насли наврас чиддӣ ма-шгуф шуда, онҳоро дар рӯҳияни инсондӯстӣ ва дӯстии рафқат ба камон расонанд.

**Зулфия ЧИЁНЗОДА,
ассистент кафедраи химия ва
биология**



Фахриддини Холбек, рӯзноманигор

17 соли ҳузури нерӯҳои хориҷӣ дар Афғонистон событ мекунад, ки беш аз 30 қишвар ва ҳукумати дастнишондаашон дар Кобул кори муассисе барои саркӯби даҳшатафкани анҷом надоданд. Пас чӣ зарурат дошт ягона фармондехе, ки забони даҳшатафканро мефаҳмид ва медонист бо онҳо чӣ тур мубориза кунад, кӯмак нашавад, балки аз саҳна ҳазиф гардад? 17 сол аст, ки дар Афғонистон ва саросари ҷаҳон дар рӯзи маргу рӯзҳои дигар барои Аҳмадшоҳи Масъуд маҳфилҳои бузург мегиранд. Мегӯянд, ба ёд меоранд, гоҳе ҳам пеши камераҳо ашк мерезанд. Матлаби зиёде гуфтаву навишта шудааст. Дар оянда низ ҷунун ҳоҳад шуд. Аммо суюли ягона ва муҳим - "пушти террори Масъуд кӣ буд?" то ба ҳол посух надорад. Беҳ, медонанд, ки дар ин бораи нагӯянд ва шояд ҳам гурда намекунанд ин қазияро ба баррасӣ гиранд. Аммо аз зеҳнҳои мардум дар Афғонистон, Осиёи Марказӣ ва саросари ҷаҳон ин суюл ҳанӯз ҳазиф нашудааст...

ФАСЛИ АВВАЛ:
"Меҳмон набояд хонаро вайрон
кунад!"

То охири соли 2000 футухоти барқосои ҳаракати Толибонро сар омад. Як қатор фишорхои дохиливу хориҷӣ ба ҷони онҳо афтоданд. Пас аз ҷор соли забти Кобул, онҳо, шарикон ва пуштибонони минтақаи ӯнг байнамилалиашон ҳар чӣ нақӯшиданд, натавонистанд, ки охирин пойгоҳи муҳолифин - дараи Панҷшер ва вилояти Бадахшонро фатӯ қунанд. Талибон меҳостанд Панҷшерро бо ғурснагӣ ба зону нишонанд. Се маротиба ба дара ҳамла бурданд, аммо ба шикасти сангин мувоҷех шуданд. Ҳамлаи охирини онҳо дар поёни соли 2000 низ ба нокомӣ анҷом ёфт Барьакс, байдар шаҳри Чоряқкор, маркази вилояти Парвон ва қисмати бузурги вилояти шимолии Taxorro аз даст доданд. Мошини бузурги низомии онҳо, ки шикастро намедонист, дигар кор на-дод. Захираҳои моливу фанӣ ва низомии онҳо дар ҳоли коҳиш буд.

Чабҳаи муттаҳиди Афғонистон таҳти раҳбарии Аҳмадшоҳи Масуд боло мегирифт ва бо қўмаки Русияву Эрон, Ҳинду кишварҳои Осиёи Марказӣ тақвият мёефт. Чабҳаи зиддитолибон на фақат дар миёни ғайрипаштунҳо, балки паштунҳо низ тарафдори зиёде пайдо мекард. Нуфузи Чабҳаи муттаҳид аз Шимол ба Ҷануб, ҳатто ҳамон Қандаҳор - гаҳвора ва пойгоҳи аслии Толибон густариш ёфт. Дар вилоятҳои марказӣ, ҷанубу шарқ ва гарб низ ҷабҳаҳо боз шуданд. Неруҳои Абдурашид Дӯстум, ки аз Туркия баргашт, дар Шимол ва Исмоилхони баргашта аз Эрон дар Ғарб ба ҷанг шурӯъ карданд. Тахриби муҷассамаҳои Буддо дар Бомиён ва сафари раҳбари Чабҳа ба Авропо, ҷашмони пӯшидаи ҷаҳонро ба Афғонистоне, ки ба саҳнаи барбари-ят, қатлҳои ом ва нақзи ҳуқуқи башар, қабл аз ҳама занон табдил ёфта буд, боз кард.

Фишорхои хориҷӣ аз фишорҳои доҳилӣ бар меомаданд. Ҷабҳаи муттаҳид намегузошт, ки Толибон короямии худро дар амри таъмини амнияти тарҳи лӯлай гози ТАПИ (Туркманистон - Афғонистон - Покистон - Ҳинд) ба субут расонад. Ин умедвориро аз онҳо ширкати амрикои Unocal дошт, ки дар Афғонистон ва Осиёи Марказӣ бо таъииди Вашингтон кор мекард. Ҳанӯз моҳи феврали соли 1997 ҳайати Толибон ба Амрико рафта, таъииди онро ба даст оварда буд. Боз як сафари дигари онҳо ба Вашингтон моҳи ноябрی соли 1998 иттифоқ афтода буд. Ҳадафи ҳарду сафар ҳам соҳтмони лӯлай гази ТАПИ буд. Аз ин хотир, маъмурияти Билл Клинтон ба ҷиноятҳои зиддибашарӣ дар Афғонис-

ТЕРРОРИ АСР: АҲМАДШОҲИ МАСУД ЧӢ ТАВР КУШТА ШУД?

тон вокунише намекард. Робин Райфел, намояндаи вижай вазорати хоричаи Америко дар умури Осиёи Ҷанубӣ ва Марказӣ ҳатто аз Кунграи он кишвар хост, ки ҳукумати Толибонро ба расмият бишносанд. Вай гуфт: "Толибон воқеяти байнулми-дадӣ шудаанд"

Дардисари дигари Толибон Усома ибни Лодан, меҳмон ва сармоягузори онҳо ба шумор меомад. Кори ў ба бадта-рин ва ҳассостарин нуқтаи худ расидад буд. Иёлоти Муттаҳида мустақим ва ҳамбо миёнчигарии Шоҳигарии Арабистонии Саудӣ аз Толибон тақозо мекард, ки аз "террористи №1", ки соли 1998 ба сафо-ратҳои Амрико дар Кения ва Танзания ҳамлаҳои терористӣ анҷом дода буд, ҳалос шаванд. Салмон Амриӣ, сафири Арабистонии Саудӣ дар Кобул ба Мулло Ҳасан, вазири ҳориҷаи Толибон чор роҳи ҳал барои ин мушкил пешниҳод кард:

- 1) Ибни Лоданро ба саудиҳо таслим
кунанд;

 - 2) Аз Афғонистон ронанд;
 - 3) Ўро кушанд;
 - 4) Ё ба додгоҳи
Амрико таслим ку.

Амрико таслим күнанд.
Бо ин пешниҳодот ба Қандахор шоҳзода Файсал Туркӣ, раиси истихбороти Арабистони Саудӣ низ омад. Аммо Толибон, ки аз авоқиби таслими раҳбари "Ал-қойида" ба саудиҳо ва амрикоиҳо, ё қатли ўсар дар меоварданд, ин пешниҳодотро рад мекарданд. Салмон Амрий ҳатто маҷбур ба тарки Кобул шуд.

Хамин тавр, То-
либон наметавонистанд 1) Ҷабҳаи мут-
таҳиди таҳти фармони раҳбари хоризма-
тик Аҳмадшоҳ Масъудро шикаст диханд,
2) амнияти лӯлай гози ТОПИ-ро, ки амири-
коиҷо ба он ҷашми умед доштанд, таъ-
мин ва 3) раҳбари "Ал-қоида" - ро таслим
кунанд, ки хилоғи расми меҳмондории
афғонӣ буду ҳашми маҳофили тундгаро-
ёни олами исломро бармеангехт ва ҳам
моҳияти Аморати исломӣ ва рисолати
"амири мӯъминон" - Мулло Умарро таҳти
супор мегузонт.

То соли 2000 аз тамоми гүшаву канори дунё дар Афғонистон як "интернатсионали терористӣ" - е гирд омада буд. Толи-бон аз тундгароён ва созмонҳои терори-

стии Русия, Покистон, Малайзия, Индонезия, Хинд, Чин, Бирма, Эрон, Осиёи, Марказий, кишварҳои халичи Форс, Африко, чамъ 35 кишвари ҷаҳон, мизборонӣ мекарданд. Афғонистон ба "хонаи сарнавишт" ё манзили амн" - и онҳо табдил ёфт. Ин ҳол ба ҳадафи аслии Аморати исломӣ - эътирофи байнулмилалӣ ҳалалӣ мерасонд. То он лаҳза онҳоро танҳо се кишвар - Покистон, Арабистони Саудӣ ва Амороти Муттаҳидон Араб ба расмияти шинохта буданд. Аммо ин се кишвар низ, ба истиснои Покистон, вақтҳои охир ба далели фишорҳои Амрико аз Толибон

пуштибонии коғӣ намекарданд. Ба назар мерасид, "воқеяни байнулмилалӣ" - и хонум Райфел таҳти шакку тардид афто-да буд. Толибон ва "Ал-қоида" Масъуд ва Ҷабҳаи Муттаҳиди ўро сабаби умдаи гирифторӣ дар ҳамчунин бунбаст арзёбӣ мекарданд.

Соли 1999 вазири хориҷии Толибон Вакил Аҳмад Мутаваккил, "раҳбари аз ҳама воқеъбини онҳо", таъйин шуд. Инкас тамоми хатарот ва паёмадҳои вазни-ни "мехмонӣ" - и ибни Лодан дар Аморат-ро дарк мекард. Ў боре ба Мулло Умаргуфт: "Мехмон набояд хонаро вайрон ку-над!" Талибонро зарур омад дар фатъ-лиятҳои раҳбари "Ал-қоида" маҳдудият чорӣ намоянд. Мутаваккил аз Мулло Умархост, ки "Мактаб ул - Алом" - маркази фарҳангӣ - таблиғотии "Ал-қоида" -ро бандад. Усома аз сӯҳбат бо расонаҳо маҳ-

Пушти террори Масъуд на фақат "Ал-қоїда" - ву Толибон, балки ҳудуди 20 кишвару созмон ва атрофиёни ўназ даст доштанд. Таҳқиқоти байнулмилалӣ ва дохилии қатли ўн мутаваққиф шуданд. Натоиҷи қаблӣ эълон нагардидаанд. Аммо пас аз марғи "Шери Панҷшер" мавчи террор дар саросари ҷаҳон паҳн шуд. Кӣ дар ин кор манфиат дошт? Ҷаро ин "ажедаҳои оташнафас" ба номи терроризмро дар лонааш - Афғонистон нобуд накарданд, баъракс, дастҳо ва роҳашро ба сӯи Амрико, Аврупо, Африқо ва Ҳовари Миёнга боз намуданд?

рум карда шуд. Ин вокуниши шадиди ўро
ба вучуд овард. Вай гуфт: "Мо ду душман
дорем: яке, Амрико ва дигаре, вазорати
хориҷаи Толибон!"

Ҳамон сол дар кӯшки Усома ибни Лодан дар ҷануби шаҳри Қондакор, ки "Доруссалом" ном дошт, Амирхон Муттакӣ вазири иттилооту фарҳангӣ Толибон меҳмон шуд. Усома аз вазъи худ шикоят карда

танд. Масъалан муҳимтарин дар рӯзномаи ҷаласа терор ё боздошти раҳбари Ҷабҳаи Муттаҳид - Аҳмадшоҳи Масъуд буд. Ба қавли Ваҳиди Мужда, атрофи масъала баҳси дое ғаҳӣ миён омад. Иддае аз раҳбарони "Ал-қоида" инро қобили қабул намедонистанд, зоро қатли муҷоҳид, баҳусус, фотеҳи ҷанг алайҳи Шӯравӣ, хилоғи қавонинии ислому ҷиҳод

аст. Бархе ҳам ба ин нукта ишора карданд, ки худ ҷанг алайҳи Давлати исломии Афғонистон суолбарангез аст, зоро онҳо ба ин тааҳҳуд кардаанд, ки на бо мусалмонан, балки "куффор" бичанганд, тавре ки дар гузашта бо Иттиҳоди Шӯравӣ ҷангига буданд ва ҳоло бо Амрико.

Як далели дигар низ дар дасти онҳо буд. Асосгузори дафтари аввалини хайрияи арабӣ дар Пешовар - "Мактаби ҳадамот", ҳамзамон "Ҳамос" - и Фаластин - Абдулло Азом пас аз мулоқот бо Масъуд дар моҳи июли соли 1988 дар вилояти Тахор ба "араб-афғон" - ҳо дастур дода буд, ки ҳеч гоҳ бо ин раҳбари афғон мухолифат нақунанд, зоро ўмуноҳиди асил ва муборизи барҳақи роҳи ислом аст. Аммо Азом соли 2001 зинда набуд. Соли 1989 ўва ду писарашро зимни инфиҷоре дар даромадгоҳи яке аз масҷидҳои Пешовар кушта буданд. Гуфта буданд, ки кори дасти Истроил, Ҳикматёр ё мувовинаш Усома аст. Ҳамагӣ фарзияе беш нестанд. Аммо таърихи аз он замон то ҳоли ҳозирӣ мимтақа то чое афрод ва дастҳои хориҷии даҳил дар марғи ўро низ собит меқунад, ки дар асл қадом кишварҳо Азоми бонуфуз, аммо миёнаравро ба чӣ далел аз миён бурдаанд. Ҳуб, ин қисса дигар аст.

Усома далоили худро барои терори Масъуд дошт. Яке аз онҳо гӯё ҳамкории Масъуд бо Истроил буд. Далел аз матолиби нашароти арабии наздик ба тундгароён оварда мешуд, ки гӯё соли 1998 пас аз зилзилаи шадид дар вулусволии Рустоқи вилояти Taxor, ҳукумати Бурхонуддини Раббонӣ, ки Аҳмадшоҳи Мастьуд вазири дифоъаш буд, аз Истроил кӯмаки башарӣ гирифтааст ва ин кӯмакро гӯё сафири он кишвар тариқи қаламрави Тоҷикистон ироа кардааст. Ҳукумати Раббонӣ ин иттиҳомотро рад карда буд. Аз 5 то 9 февраля соли 1998 дар вулусволии Рустоқи Taxor заминларзаи беш аз 6 - нуқтai рух дод, ки дар натиҷа ҳудуди 5 ҳазор нафар кушта ва беш аз 15 ҳазор нафар замӣ шуданд. Ин зилзилаи 27 науварони симони ҳукумати

Далели умдаи раҳбари "Ал-қойида" дигар буд: Масъуд дербоз ба густариши ақида ва амалий шудани накшашои созмонаш, маҳз ҳаракатҳояш ба самти Осиёи Марказӣ ва манотики мусулмоннишини Чину Русия халал мерасонд. Ўяк девори оҳаннин дар ин масири орзуҳои Усома буд. Ҳамин тавр, Усома муваффақ шуд, ки тобеонашор дар барканории Масъуд мутақоид қунад. Ин ба маънои расман душман Ҷэлон шудани Масъуд буд. Ҳарчанд "Ал-қойида" хеле бармаҳал аз пайи ширкори Масъуд афтода, аммо амалиётҳояш ҳамеша ба нокомӣ анҷом мейғтанд.


Идома дорад...



ЭрачДАВЛАТОВ, номзади илмҳои филологӣ, и.в.
дотсент, сардори Раёсати илм ва инноватсия

Зиндагии мардони нақӯ ва шоистаик- бол дар воқеъ, рангину пур аз таззодх- ости. Ҳар нафаре, ки дар чомеа дорон ма- қоми шоиста аст ва чомеа ўро ҳамчун иде- ал мепазирад, ачиб саргузашти ҳаётӣ дорад. Зиндагии чунин ашхос пур аз ранҷ, заҳмат, талош ва қӯшишҳост. Замоне қадам ба факултати он вақт забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (соли 2006) гузоштам, назарамро омӯзгор, олим, марди хушсалиқаву хушсухан, бо- тамкин, аз ҳама муҳим инсони шариф Гоиб Мирзоев ба худ ҷалб кард. Аз он замон эшонро идеали ҳаётии худ қарор додам ва қӯшиши тақпид ба рафттору гуфт- тор, сухан кардан ва дигар хислатҳое, ки дар замири ў ниҳон буданд, оғоз намудам. Ҳанӯз ҳам аз он рафттору гуфтore, ки бори аввал дар устод дарёфтам, дар он заррае камиву нуқсон намебинам ва он ҳам побарҷост.

Тақдир ба мо имкон дод, ки бо устод фаъолиятро аз як кафедра - кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти тоҷик, ки он вақт устод Гоиб Мирзоев роҳбарии онро ба зимма доштанд, оғоз намоям. Вақте моҳҳо оҳири хатми донишгоҳ буд, як рӯз устод даъват карда, гуфт: "Туро дар кафедра ба кор мегирам, агар мудирони дигар ба кафедраҳо даъватат кунанд, гӯед, ки устод Мирзоев аллакай маро ба кор гирифт. Боз гапамро фаромӯш нақунӣ". Ин лаҳзаест, ки ҳеч гоҳ онро фаромӯш намекунам. Дар хобу хаёл ва тасаввурам кор дар донишгоҳ набуд. Маҳз бовариву самимияти устод сабаб гардид, ки ин роҳро интихоб намоям, яъне муҳаббату самимияти нафаре, ки бо ўтиминони комил дорӣ, метавонад роҳи зиндагиатро тағиیر бидиҳад. Ин гуна дастигириҳо бо тавсияи устод баъди фаъолият дар кафедра маҳкур идома ёфтани гирифт. Пас аз фаъолияти начандон зиёд ба вазифаи ҷонишини декан оид ба ко-рҳои тарбиявӣ (дар он замон роҳбарии факултаро устод Г. Иброҳимов ба зимма доштанд) таъйин гардидам. Дар воқеъ, фаъолият бо чунин афрод ҳастанопазир буд. Албатта, дар давоми фаъолият камбуҷҳо зиёд буданд ва боре ҳам нашудааст, ки сухани nocte, носазое ва ё дуруште бароям гуфта бошанд. Боз тавсия медоданд, ислоҳ мекарданд, меомӯзониданд ва тарбия мекарданд. Ҳеч гоҳ аз ёдам намеравад, ки устод Г. Иброҳимов наздам меомаданду ҳолпурсӣ мекарданд ва мегуфтанд: "Ман факултаро бо туви



ОМҶУЗГОРИ АСИЛ, САРБОЗ ВА ИНСОНИ

Тақдир ба мо имкон дод, ки бо устод фаъолиятро аз як кафедра - кафедраи методиками таълими забон ва адабиёти тоҷик, ки он вакът устод Гӯшӣ Мирзоев роҳбарии онро ба зимма дошишанд, оғоз намоям. Вакъте моҳҳои оҳири хатми донишгоҳ буд, як рӯз устод даъват карда, гуфт: "Туро дар кафедра ба кор мегирам, агар мудирони дигар ба кафедраашон даъватат кунанд, гӯед, ки устод Мирзоев аллакай маро ба кор гирифт. Боз гапамро фаромӯш нақунӣ". Ин лаҳзасест, ки ҳеч гоҳ онро фаромӯш наамекунам.

туро ба Худо месупорам. Нигоҳ кун, ки маро коре пеш омадааст ва су-пориши маъмурития донишгоҳро бояд иҷро намоям". Яъне чунин са-мимиияту боварӣ ба зердаст, воло-тарин хислати инсонист. Чунин да-сттириҳо дар ҷараёни дарс ва ба-ромадҳо дар семинари илмӣ-мето-дии назди кафедра устод F. Мирзо-ев беинтиҳо аст. Маҳз тавсияву тар-биян ин мардони озмуда буданд, ки имрӯзидомадиҳандай кору пайко-ри эшон ҳастем. Хеле миннатдорам аз чунин мардони фидой ва инсо-нҳои наҷиб.

Тахминан моҳҳои март-апрели соли 2015 Муродова Г.Р., мудири онвақтаи кафедраи сиёсатшиносӣ, ки якҷо бо устод F. Мирзоев будем аз ман пурсон шуд: "Сири ҳамеша тоза будани пояфзолатонро нагуфтед. Ва ё ба осмон роҳ мегардед, гуфт нимшуҳио нимҷидӣ". Дар посух гуфтам: "Ин ҳама олуфтагиро ман аз устодам F. Мирзоев омӯхтам". Ин дар ҳақиқат воқеяният дорад миёни донишҷӯёну ҳамкурсанам ҳамандеша буд: "Гоиб Мирзоев дар ҳақикати зика аст".

Баъди фаъолият ва омӯзиши ҳаёти устод F. Мирзоев яқинам гардид, ки дар ҳақиқат заҳмату талошҳои ҳаётиаш ўро номдору обрўманд ва соҳибмақом на-мудааст. Ҳаёти ширину бобарор ва та-лошҳои шабонарӯзии эшон аз майдо-ни кор дар колхоз оғоз ёфта, то ба ма-қоми олим, забоншинос ва ба унвони фахрии Корманди шоистаи Тоҷикистон эшонро расонидаанд. Мақомҳои тай-кардаи муваффақиятҳои устод аз рӯзи худро шинохтан оғоз гардидааст.

Устод Мирзоев Ғойб 15 иуни соли 1944 дар деҳаи зебоманзараи Чилчай собиқ ноҳияи Совети (ҳоло Темурмалик) вилояти Хатлон дар хонадони деҳқон ба дунё омадааст. Забоншиноси тоҷик, номзади илмҳои филология (1987), дотсент (1993), Аълоҷии маорифи Тоҷикистон (2012), узви Ассоциатсияи умумиитти-фоқии шарқшиносони АИ ИҶШС (1988), узви Шӯрои ҷумхуриявии ҳамгунсозии истилоҳоти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (2011), довари дараҷаи ҷумхуриявӣ оид ба гӯштини тарзи озод (2002) мебошад. Ҳатмкардаи факултаи забон ва адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогики ИҶШС.

Кўлоб бо дипломи аъло (ҳоло ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, 1969) ҳаст. Хатмкардаи шуъбаи иқтисодии факултаи кадрҳои таблиғотии Университети марксизм-ленинизми ПК Тоҷикистон (1987-1989), Таҳсил дар мактаби 7-солаи №5 (ҳоло №6) деҳаи Чилча (1950-1957), филиали мактаби миёнаи №1 ба номи И.В.Сталини (ҳоло Фирдавсӣ) ноҳияи Совет (1957-1960), колхозчии колхози "Галаба" (1960-1962), муаллимии синфҳои ибтидоии мактаби 7-солаи ба номи К.Маркси деҳаи Бобохоншаҳиди ноҳияи Совет (ҳоло ноҳияи Балҷувон, январи 1962), донишҷӯ (1962-1969), хизмати ҳарбӣ дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ (1964-1967), омӯзгори кафедраи забони тоҷикии ИДПК (1969-1973), коромӯз-муҳаққиқ (1974-1974), аспиранти рӯзонаи Институти забоншиносии АИ ҶШС (ш. Санкт-Петербург, 1973-



1977), муаллими калони кафедраи забони точикӣ (1977-1979), мудири кафедраи умумидонишгоҳии забони русӣ (1979-1982), муаллими калони кафедраи забони точикӣ (1982-1987), ҷонишини декани факултаи забон ва адабиёти точик (1987-1993), дотсенти кафедраи забони точикӣ (1993-1999), муовини ректор оид ба шӯъбаи таълими гоибона (1999-2005), декани факултаи филологияи хориҷӣ (2005-2009), ёвари ректор (2009-2010), мудири кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти точик (2010-2011), декани факултаи филологияи точик ва журналистика (2011-2012). Аз соли 2012 дотсенти кафедраи забони тоҷикии ДДҚ ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад.

Устод Гоиб Мирзоев аввалин хатмкардаи ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад, ки дар аспирантураи Институти забоншиносии АИ ИҶШС (ш. Санкт-Петербург) таҳсил намуда, бо роҳбарии эроншиноси маъруфи рус, доктори илмҳои филологӣ В.С.Соколова дар мавзӯи "Калимасозии пасвандии ҳиссаҳои номии нутқ дар забони муосири тоҷикӣ" (1987, Душанбе) рисолаи номзадӣ дифоъ намудааст. Ў бори нахуст дар забоншиносии тоҷик, калимасозиро ҷун

боншиносий точик калимасозиро чун соҳаи худмуҳтору мустақил асоснок на-муда, мавзӯи баҳс, мағҳум, воҳидҳои алоҳидай он ва фарқи таҳлили калима-созиро аз таҳлили морфологии таркиби калима мавриди тадқиқ ва баррасӣ қарор додааст. Ф. Мирзоев яке аз поягузорони назарияи калимасозӣ дар забоншино-сии точик ба шумор меравад. Таълифоташ ба масоили назарияи калимасозӣ, забоншиносии умумӣ, лаҳҷашиносӣ, овошиносӣ ва файра баҳшида шудаанд. Муаллифи як монография ва беш аз 90 мақолаи илмӣ, илмӣ-методӣ, илмӣ-омавӣ мебошад.

Дар бисёр конфронсҳо илмии чумхуряйӣ ва байналмилалӣ дар шаҳрҳои Кӯлоб, Душанбе, Қўргонтеппа, Санкт-Петербург иштирок ва маърӯза кардааст. Бонишони сарисинагии "Аъълоҳии маорифи Тоҷикистон" (2012), медали "Бист соли Ғалаба дар Ҷангӣ Бузурги Ватанини 1941-1945" (1965), "100-солагии Армияи Сурҳ" (2018), "75-солагии Гвардияи Шӯравӣ" (2019) сарфароз гардидааст.

У тодт бис мэрсэв дар сэргэри гац
силли илм намуданаш гом дар сафи мар-
дони далеру шучои Ватан баҳри ҳифзу
нигоҳдошти марзу буми кишвар аз соли

Бахшида ба 75-солагии устод Fouib Мирзоев

МУВАФФАК

1964 то 1967 дар сафҳои Артиши Иттиҳоди Шӯравӣ (Карелия, Петродворец, Волхве, Вологда, Абакам) дар қисмҳои низомии 2673 ва 61361 дар вазифаи курсант, командири отделения, чонишини командири взвод, командири взвод хизмат кардааст. Маҳз хизматҳои соғдилонаву шуҷоатмандонаи устод Гоиб Мирзоев буд, ки дар дилу дидай ҳайати ҳамхизматон ва роҳбарияти қисмҳои низомии номбурда обрӯ ва мақоми шоис-та насибаш гардид.

Устод Гоиб Мирзоев полки таълимии назди қисми низомии 12673-ро бо баҳои "аъло" хатм намудааст (фармони №284 аз 9.12.1965), ки баъди он ба эшон рутбаи сержанти хурд ва дараҷаи 5-уми дастгоҳи телеграфӣ доданд. Баъди хатм ба қисми низомии 61361 ба вазифаи командари отделения баргашт. Сипас, мақоми ҷонишими командари взвод, сержанти калон (аз 5.10.1966), командари взвод (аз 26.12.1966) то анҷоми хизмат дар рутбаи старшина фаъолият намудааст. Ҳамчунин, дар давоми хизмат дар сафи Артиш мутахассиси дастгоҳҳои телеграфӣ низ кор кардааст. Маҳ боварии командари қисми низомӣ полковник Моисеев буд, ки бо тавсияи ўсоли 1986 ҳангоми дар мураҳхасии кӯтоҳмуддат (20 шабонарӯз) дар зодгоҳаш буд, дар набуданаш Гоиб Мирзоев котиби комсомоли қисми низомии 61361 интихоб карда мешавад.

Дар давоми фаъолияти хизмативу омӯзгориаш ба мукофотҳои моливу молиявӣ ва 40 сипоснома, ифтихорнома, грамота сарфароз гардонида шудааст.

Устод Гоиб Мирзоев фаъолияти имлй-тадқиқотиаш низ назаррас буда, айни замон аз зумраи забоншиносони мактаби забоншиносии АИ Иттиҳоди Шӯравӣ маъруф ба мактаби забоншиносии Ленинград маҳсуб меёбад, ки дар ҷумҳурий ҳамагӣ нафаре чанд бокӣ мондаанду бас. Ў нафарест, ки аз забоншиносони маъруфи Санкт-Петербург ака-демик М.Н. Боголюбов, авестошиноси забардаст, дотсенсент С.Н. Соколов, про-фессорон Л.Г. Герсенберг, А.Л. Грбнберг, С.Д. Катснеленон, А.В.Бандарко, И.Б. До-линина, А.В.Деснитская оид ба забон-шиносии умумӣ, ҳиндӯаvrupoшиносӣ, овошиносӣ, забонҳои авестоӣ, форсии бостон, форсии миёна сабақ гирифта-аст.

Хулоса, натицаи заҳмату талошҳои бесобиқаи устод Гоиб Мирзоев бори дигар исбот намуд, ки воқеан, дар ҳаёти худ новобаста аз мушкилоти рӯзгор, норасоиҳо, монеаҳои ноҳамвони зиндагӣ тавонист мавқеи худро мурдӣ намояд ва дар дилу дидай шогирдону ҳайати меҳнатии худ чой бигирад. Тавонист, то худро идеал барои шогирдон ва ҳар нафаре, ки ўро мешиносад, гардонад. Устод сабаки зиндагист, барои мо шогирдон. Мо бар онем, ки устод Гоиб Мирзоев солҳои дароз боз бо мост ва дар ҳаёти илмию кории мо дастигури мададгори шогирдон ҳоҳад монд.

Имсол устоди азиз Гоиб Мирзоев ба синни мубораки 75-солагай қадам мемонанд. Аз ин рӯ, бо самимияти хосса ва дасту дили пок солрӯзшонро бароятшон табрик намуда, баҳрашон хушрӯзгорӣ, тани сиҳат, зиндагии осоишта ва комгориҳоро дар фаъолияти минбаъади илмию омӯзгориашон таманно менамоем.

*Бигузор саломату сарбаланд ва
хушному хушком бимонед, устоди!
азиз ва марди нашиб!*

ИСТИФОДАИ НОДУРУСТИ ВОЖАИ «ХАР»



Муҳаммад САЙДЗОД, саромӯзгори кафедраи забонҳои хориҷӣ

Вақтҳои охир дар чомеаи кунунӣ дар байни кӯдакону ҷавонон вожаҳои хело нигаронкунандагӣ шунида мешавад, ки ин ба андешаи бандои барои забони тоҷикӣ ояндаши, алалхусус ба охир байни ҷавонон вожаҳои "хар", "девонашай", "ранги ҳайвонай", "гӯспандай" ва гайраҳо мебошанд. Инҳо ҳама вожаҳои ҳастанд, ки ҷавонони тоҷик имрӯз фаровон истифода мекунанд. (Натанҳо ҷавонон, балки қисман қалонсолон низ аз ин вожаҳои "баҳра" мегиранд) Аламовараш ин аст, ки ҷавонон ҳангоми изҳори муҳабbat бо дуҳтарҳо аз ин вожаҳои истифода менамоянду дуҳтарон низ ин вожаҳоро хуб мепазираанд. Ҳолдонҳо мегӯянд, ки ин гуна ҷаргонҳо ё сленгҳо натанҳо дар забони тоҷикӣ, балки дар аксари забонҳои дунё мавҷуданд, веле инҳо танҳо дар забони ҷавонон ҳутур мекунаду ба забони қалонсолон роҳ намеъбанд. Дар ягон давлати дунё ин вожаҳо дар забони равшанфиррону донишмандон ҷарҳӣ намезанд, аммо суоли каминаи ин аст, ки оё дар Тоҷикистон низ ин вожаҳо дар забони равшанфиррон ҷарҳӣ намезанд? Суолест, ки ҷавобашро ҳонандагӣ зекии рӯзномаи "Анвори дониш" бояд донад. Ба андешаи бандои макони ҷавонон ин вожаҳои аз байн бибараҳӣ ё сари роҳшаро бигирем, аммо барои ба забони равшанфиррон роҳ наёфтанашон бояд Кумитай забон ва истилоҳот ҷораҷӯй қунад.

Ҳушбахтона, ҳоло ин меъёри миёни равшанфиррону фарҳангиён ҷой надонанд.

ранд, вагарна рӯзи забони мо сиёҳ меғардаду ҳолаш табоҳ. Инчунин, вожаҳои "кино қардӣ", "ҳама тенҷайӣ", "ай туда ҳушируша гов бӯҷӯ", "ҳари бадайӣ", "ҳайвонайӣ", "очашайӣ", "гаррениҳайӣ"... ва дигар вожаҳои одатан дар ҳиёбонҳо шунида мешуд, ҳоло бошад, дар муассисаву дошикадаву донишгоҳҳо фаровон истифода мегарданд.

Алалхусус, вақтҳои охир байни ҷавонон вожаҳои "хар" серистеъмол шудааст. Аммо ҳоло ҳайратовар нест, агар ибораҳои бишунавем ба монанди "дуҳтари ҳар", "футболбози ҳар", "мошини ҳар", "оши ҳар", "дуҳии ҳайвонайӣ" бӯи ҳар до-



рад" ва гайраҳо.

Воқеае дар хотиром омад: Писаре оила бунёд қарданӣ мешавад, модарашро мегӯяд: "Хонаи фалонӣ рав, дуҳтари ҳар дорад". Модар меравад ва мегӯяд, ки "Шунидам, ки як дуҳтари ҳар дорӣ?" Модари дуҳтар мегӯяд, ки "Бале, аммо мо онро ба писари ҳар медиҳем, то зиндагиашон ҳарона гузарад." Сипас, волидайн як туйи "ҳар" карда дуҳтари "ҳар"-ро бо писари "ҳар" оиладор мекунанду до "ҳар"-ро ба муродашон мерасонанд.

Мастона, як донишҷӯи тоҷик бар ин назар аст, ки вожаҳои ҳайвону ҳару сагу гову... аз зумраи вожаҳоест, ки моделерҳои навбарамад ин вожаҳоро барои муд истифода мебаранд. Mastona bar in

назар аст, ки: "Аслан истифодаи ин қалимаҳо дуруст нест, аммо ҳангоме ки дар кӯчаҳо писарҳо бо истифода аз жаргонҳо гап мезананд, барои ман хело ҳайратовар аст. Мутаассифона, ин вожаҳо бар забони дуҳтарон низ роҳ ёфтаанду имрӯз ин вожаҳо дуҳтарон низ истифода мебаранд, аммо на ба хотири изҳори муҳабbat. Ба андешаи ман, ин ба ҷуз таҳир ба забони тоҷикӣ ва дар умум бар миллати тоҷик ҷизи дигаре нест."

Ташбех додани дуҳтарон дар ҳиёбонҳо бо "маймун", "ҳар", "ҳайвон" ва ё ранги "мурғ" гуфтани ҷавононро, ҳуди ин қишири ҷомеаи ҳуҷ мепазираанд. Модар ин миён бо ҷандин дуҳтарону писарони дагар низ сӯҳбатдо доштим, ки анқарои ҳамагӣ ин вожаҳо ро қабул доранд.

Мадина, як ҷавони дигар мегӯяд: "Ин гуна лутф кардан ба ҳуди мо ҳам дар бисёр мавридиҳо писанд меояд, дигар ҷавонон ҳам талош мекунанд, ки ҳамин гуна гап зананд, аммо на ҳамаи дуҳтарон ҳуҷ доранд, ки ҷавонон онҳоро ба ҳайвон ташбех дӣанд. Аксари онҳо зидди шунидани ин гуна "лутф" мебошанд. Онҳо мегӯянд, ки аксар вақт ба хотири сар назадани ҳарҳаша табассум карда, мераанду ҷизе нағӯянд. Ба андешаи Мадина беҳтар аст, ки ҷавонон ба ивази вожаҳо ҳару ғару саг аз ин лутф истифода мекунанд:

*Аз тӯ як соат ҷудоӣ ҳӯш намеояд маро,
Бо дигар қас ошнӣ ҳӯш намеояд маро.*

Ингуна лутф на боиси ҳараша мегардаду ба қонуну қоиди забонро вайрон мекунад, ҳатто заррае ҳам бошад, қалби инсонро мулоим месозад.

Шояд писарҳо гумон мекунанд, ки агар дуҳтаронро бо вожаҳои гову ҳару маймун ниҳо қунӣ, ту хеле нафари маддани ҳастӣ, аммо онҳо боре андеша намекунанд, ки ин баръакс нафрато ҳисси бадбиниро бештар ба миён меорад. Марде, ки донишҷӯи мадданият дорад, аслу гову ҳар гуфта, дуҳтарро ба ҳайвон баробар намекунад. Ҳуди муаллиф борҳо шоҳиди ҷанҷоли бевоситаи дуҳтарҳо бо ҷавонон дар ин мавзӯй шудааст.

Robiyai Abdusamad, The assistant of English languages of department

HPP ROGHUN. WATER AND WATER RESOURCES

Water and water resources. Tajikistan as a land of mountains possesses great water resources. After gaining the state independence, taking into account a limited amount of mineral resources, for example, gases and oil, water resources are considered strategic resources of the country, and their rational and affective use is seen as the main tasks of the country's development and realization of the state policy.

Tajikistan is one of the richest country in central Asia with its resources such as water, coal, gold, cotton and many other. The issue of water resources use is considered the main direction of the state policy of the Republic of Tajikistan, related to the issue our country is recognized as the leader of global trends related to water by its interesting and valuable proposal on the international level.

Water is a life, both for crop and for beef and for animals, and for humans. Water is also required for the oxygen and air that we need for water, at least for human beings. Water is used as a basis for a daily basis for the environment and is always ready for disaster. In the modern world, development and progress directly link to a reliable water supply source.

Traditional industries typically tend to the bigger rivers, and the fact that water is almost essential for the production of any product.

HPP Roghun's overall capacity is 3600MWt, it is comprised of six turbines with the capacity of 600MWt each, its dam's height is 335 meters, its reservoir capacity is 13.3km³ and its effective capacity is 10.3km³, its annual generation capacity is 13 bln kWh, the amount of stone and earth of its dam is 71 mln m³, and the total amount of its concrete is 2.5mln m³. In 2008, activities on construction and rehabilitation of HPP Roghun restarted and are underway with the financial support of the Government of the republic of Tajikistan.

In 16th of November 2018 one of the turbine of Roghun started to work. The president of our country and other guests took part in this ceremony.

Achievement of the energy sufficiency of the country is amount the strategic aspects of the Government's policy.

БАҲОР, МАН ДИГАР ОШИҚИ ТУ НАЯМ!



Курбонӣ РАҲИМОВА, мутаҳассиси Раёсати илм ва инноватсия

Аҷабо, боз бо сари баланду бо ҳазор нозу қарашма бо дили пур аз шодиву суур, бо ғамзаҳои ошиқона, қадамҳои дилбаронаат ба сӯи қулбаи ман роҳ паймудан меҳоҳӣ. Боз меҳоҳӣ, ки ман туро чун дӯсти дерин, чун дилбаре, ки бо ҳусну латофати ҳуд дил мебарад, боз дар қалби кӯҷаки пур аз аламу дардам, пур аз гириҳои нотамому розҳои нуҳуфтаам ҷо кунамат? Не, ҳарғиз не! Ту дигар он баҳоре нестӣ, ки ман туро ёд кунаму бароят розҳои ошиқона гӯям, ту дигар он баҳоре нестӣ, ки ман шабҳои ошиқиро бо ёри вафодор ҳамроҳи ту саҳар кунам, ту он баҳоре нестӣ, ки қиссаҳои моро аз гӯшае истода, гӯш куниву бо табассум аз наzdамон бо боди нимашабият гузарӣ. Дигар ман он ошиқи туви зебогии ту наям, ман

бераҳму сангдил?

Ту будӣ, ки ба қалби зори ман кордеро ҳалондӣ, ки ин ҷароҳатро на бо дору дармон, на бо марҳаме дармон баҳшида намешавад. Ту будӣ, ки ёри азизам, ҷону ҷигарам, раҳнамову илҳомбахши дилу дидам, сутуни ҳонадонам, девори ҳама қалбҳои зору сағермандаро аз бараром бурдӣ. Ту ро намебахшам. Ту будӣ, бале ту будӣ ва дар замони ту буд, барҳамзанандай қулбаи ободам, ту будӣ ноумедкунандай рӯзгорам, ту будӣ аз байнбарандай достонам, ту будӣ душмани душмантаринам. Баҳор, дигар ту бо овози булбулони ҳуҷонат, бо нағмаи оҳувони саҳрои, бо ҷаҳ-ҷаҳи кабкони ҳуҷиромат дигар ба ҳонаи ғамзадаи ман меҳмон машав, дигар туро намехоҳам, туро дигар бо ҳурсандиву ҳуҷилҳомӣ пешваз гирифтани ҳам нестам, ту бароям душмани ҷону душмани ишқам шудӣ.

Баҳор ҳарғиз наё бар қулбаи ман,
Ки меорӣ ба ҳуд як кӯҳи мотам.
Дигар ман тоқати гамро надорам,
Биё, дигар нақун ҷашмам пурӣ гам.



ИФТИХОРНОМА БА ДОНИШГОҲ



Бозрасии ҳифзи муҳити зисти минтақаи Кӯлоб барои иштироки фаъолона дар чорабинӣ баҳшида ба баргузории намоиши ниҳолҷо, гулу гулбуттаҳо ва маводҳои таълими экологӣ таҳти унвони "Самараи умри деҳқон" Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро ба ифтихорномаи Бозрасии ҳифзи муҳити зисти минтақаи Кӯлоб сарфароз гардониданд.

МАҲФИЛИ СИЁСАТШИНОСӢ АМАҶ МЕҚУНАД!

Рӯзи 20.02.2019 дар ошёнаи 2-юми бинои маъмурӣ донишгоҳ маҳфили наҷбатии умумидонишгоҳии "Сиёсатшиносӣ" баргузор гардид.

Наҳуст роҳбари маҳфил, асистенти кафедраи сиёсатшиносӣ Ҷураев Далерхӯса суханронӣ намуда, қайд карданд, ки мақсади асосӣ аз баргузории чунин маҳфилҳо, баҳусус маҳфили "Сиёсатшиносӣ" аз таъмин ва мусаллаҳҳо намудани донишҷӯён бо донишҳои сиёсӣ, оғоҳӣ аз вазъи сиёсии олам ва Тоҷикистон, пайравӣ кардан аз сиёсати муваффақи Асосгузори сулҳо ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат мұхтарам Эмомали Раҳмон ва амсоли инҳо иборат мебошанд.

Сипас, Шарифхони У., донишҷӯи соли 3-юми факултаи химия, биология ва география бо роҳбарии асистенти кафедра Некрӯзи М, дар мавзӯи "Амнияти Тоҷикистон ва таҳдидҳои нави ҷаҳонӣ" ва Диҷрабои О., донишҷӯи соли 3-юми факултаи омӯзгорӣ бо роҳбарии асистенти кафедра Кучаров А. дар мавзӯи "Идеологияи сиёсӣ" суханронӣ намуданд.

Чиҳати ҷалб намудан ва беҳтар кардани сифати кори маҳфил майдаранд, ки маҳфили донишҷӯён қадрдорӣ карда шуда, бо ифтихорномаҳои раёсати донишгоҳ сарфароз гардонида шуданд.

Ба таваҷҷӯҳи дигар донишҷӯёни донишгоҳ расониди мешавад, ки маҳфили номбурда може як маротиба гузаронида мешавад ва онҳо метавонанд иштирок намоянд. Суроға: кафедраи сиёсатшиносӣ, бинои таълими факултаи тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ.

ЧОРАБИНӢИ ФАРҲАНГӢ БАҲШИДА БА РӮЗИ АРТИШИ МИЛЛӢ

Таърихи 22.02.2019 бо ташаббуси раёсати тарбияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба 26-умин солгарди таъсисёбии Қӯвваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори фарҳангии донишгоҳ чорабинии фарҳангириро бо як шукуҳ шаҳомати хосса баргузор намуданд.

Суҳани табрикотиро ректори донишгоҳ доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҖТ Абдулло Ҳабибулло оғоз намуда, кулии омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳро ба ин муносибат табрику таҳсият намуданд. Сипас, омӯзгори кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он



генерал Азимов Раҷабалӣ дар мавзӯи "Рӯзи таъсисёбии Қӯвваҳои Мусаллаҳи ҆Т" суханронӣ намуданд. Дар ҷамбасти чорабинӣ тиқи фармоши ректори донишгоҳ ба 43 нафар собиқадорони ҷангу меҳнат мӯкофотпӯйи супорида шуд.

ЧОЙИ З-ЮМ



Бо ташаббуси шурӯи ҷумҳуриявии "Динамо" моҳи февралӣ соли ҷорӣ мусобиқаи кушодди шахсӣ-даставии Вазорати корҳои доҳилии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини

ДАР МУСОБИҚАИ ҶУМҲУРИЯВӢ

"Самбо" гузаронида шуд. Дар ин мусобиқа донишҷӯи донишгоҳ Раҳматулов Ф. иштирок намуда, барои ишғол намудани ҷойи З-юм дар дар вазни 62 кило байнӣ кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, соҳотроҳои қудратӣ ва корҳои идораҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёfti "Ҷоми Вазири корҳои доҳилий" баҳшида ба Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сарфароз гардонида шуда, бо тӯҳфаҳои пуливи молӣ қадрдорӣ карда шуд.

ФАЪОЛИЯТИ НАВБАТИИ МАҲФИЛИ "АДИБОН"

Рӯзи 26.02.2019 маҳфили "Адібон" бо иштироки аъзоёни фаъоли Маркази истеъоддоҳои ҷавон зери роҳбарии шоир Файзи Ашур ва Ситамов Сулаймон гузаронида шуда, нозукиҳои шеърнависӣ ва мақолана-висӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуд.

Касе, ки агар қобилияти шеърнависӣ ё таронанависӣ дорад ва ё ҳоҳиши иштирок кардан дар маҳфилҳои навбатиро дошта бошад, пас метавонад рӯзҳои се-шанбе, соати 13:50 дар бинои асосии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, ошёнаи дуюм, утқи 201 иштирок кунад.

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ СЕРТИФИКАТИ КОРШИНОСИ БАЙНАЛМИПАЛИРО СОҲИБ ГАШТ



мактабҳои олии ВМИҖТ Ҳайдаров Ф.Н., Директори АМАР Жумагулова Алина Бақитҷоновна, коршиносони байналмилалӣ Яновская О.А., Медетов Б.Е., Сайдуллаева М.А. ва муовинони ректорони 29 МТОК ҖТ оид ба таълим ва муносибатҳои байналмилалӣ баргузор гардид. Аз Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ноиби ректор оид ба муносибатҳои байналмилалӣ Ҳудойдодова Шарофат дар ин семинар иштирок дошт.


Зимни семинар оид ба масъалаҳои мубрими баланд бардоштани сифати таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи Миёна ва Қазоқистон майдаранд.

Сипас, гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда, ба саволномаҳо (анкетаҳо) ҷавоб гардонид. Дар фарҷоми семинари мазкур ба иштирокчиёни фаъол Сертификати коршиноси байналмилалӣ (дараҷаи III), ба муҳлати эътиборнокӣ аз 21.02.2019 то 21.02.2024 тақдим карда шуд.

ДАР ДОНИШГОҲ ОЗМУНИ "ФУРӯГИ СУБҲИ ДОНОӢ..."-РО ҶОИБДОРӢ МЕҚУНАД!

Асосгузори сулҳо ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мұхтарам Эмомали Раҳмон рӯзи 9-уми февраляи соли 2019 амр кард, ки ба ифтихори ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатӣ, таҳти сарпарастии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон миёни қишироҳи мұхталифи ҷомеа, аз ҷумла ҳонаандагону донишҷӯёни ҳамаи зинаҳои таҳсилот ва шаҳрвандони кишвар, дар соли 2019 зери унвони "Фурӯги субҳи доноӣ..." озмуни ҷумҳуриявӣ баргузор карда шавад.

Барои иҷрои ин амри рӯшнои-бахши Пешвои муazzами миллат, бо дастури ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҖТ Абдулло Ҳабибулло нақшай чораби-



ниҳои донишгоҳ тартиб дода шуд, ки дар он ҳама соҳторҳои донишгоҳ, аз ҷумла деканҳои факултаҳо ва дигар соҳторҳо барои омодагирӣ ва иштироки фаъолона дар ин озмун тадбирҳои мушахҳас андешанд.

ВОҲУРИИ РАМАЗОН РАҲИМОЗДА БО ҶАВОНОНИ ФАҶОЛИ ГУРӯҲИ "АВАНГАРД"



Санаи

21.02.2019

дар толори

маҷлисии бинои

маъмурӣ

Академияи

ВҚД ҖТ

вотӯри

Вазири

корҳои доҳили

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

Рамазон Раҳимзода

бо ҷавонони

фаъоли гурӯҳи

"Авангард"

баргузор гардид.

Дар ин миён донишҷӯёни донишгоҳи низ

ба таври зайл қадрдорӣ гардиданд:

1. Ҷалилов Мехроб, донишҷӯи соли 4-

уми факултаи филологияи тоҷик ва жур-

налистика, бо медали "Барои мусоидат"-и

ВҚД ҖТ;

2. Ҳасанов Абдураҳмон, донишҷӯи соли 4-

уми факултаи физика ва математика бо

"Ифтихорномаи фахрӣ";

3. Шоева Дилноза, донишҷӯи соли 3-

уми факултаи молиявии иқтисодӣ бо

"Раҳматнома";

5. Шоево Моҳира, донишҷӯи соли 1-уми

факултаи химия, биология ва география

бо "Раҳматнома";

6. Шарипова Сабрина, донишҷӯи соли 2-

уми факултаи филологияи тоҷик

ба журналистика, бо "Сипоснома";

7. Барфакзода Фазилатмоҳ, донишҷӯи соли 2-уми факултаи филологияи тоҷик

ба журналистика бо "Либоси атлас";

8. Ҳусейнова Шаҳноза, донишҷӯи соли 3-

уми факултаи молиявии иқтисодӣ бо

"Либоси атлас";


ФАЪОЛИЯТИ ДОНИШГОҲ ДАР РАҶАМҲО

Дар асоси сиёсати маорифпарваронаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2018-ро бо як қатор дастовардҳо ҷамъиятӣ намуд, аз ҷумла:

- 7 нафар устодон рисолаҳои номзадӣ, аз ҷумла 1 рисолаи докторӣ дифоъ намуданд;
 - Дар оғози соли 2019 аллакай 4 нафар омӯзгорон рисолаи номзадӣ ҳимоя намуда, 20 нафари дигар дар арафаи ҳимоя ҳастаанд;
 - 22 нафар омӯзгорон ба руҳсатии эҷодӣ равон карда шуданд;
 - 5 нафар устодон рисолаҳои доктории худро таълиф намуда, барои ҳимоя омода намуда истодаанд;
 - 1 нафар (Мирсаидов М.) гирандаи Стипендиияи Президенти ҶТ "Дурахшандагон" гардида ба докторантураи Институти یқтисодиёт ва хоҷагии ҳалқи наzdи Президенти Федератсияи Россия доҳил шуд;




ЧАМЪ ДАР ДОНИШГОҲ; ТАъЛИМИ РЎЗОНА ВА ГОИБОНА (АЗ ЧУМЛА ФОСИЛАВӢ) 380 ГУРӯҲИ ТАъЛИМИЙ



МУҚОИСАИ ГУРŪХҲОИ ТАЪЛИМИЙ ДАР З СОЛИ ОХИР:


<u>Солхон таасил</u>	<u>Хамагӣ</u>	<u>Рӯзона</u>	<u>Фондона</u>	<u>Фосилавӣ</u>
2016-2017	345	207	138	0
2017-2018	373	237	136	0
2018-2019	380	263	83	34



**ШУМОРАИ УМУМИИ ДОНИШЩЎЁН БО ТАҚСИМОТИ ФАКУЛТАҲО
(ТАЉЛИМИ РЎЗОНА ВА ГОИБОНА: 9680 НАФАР)**




НАТИЦАИ ДОНИШАЗХУДКУНИИ СЕССИЯИ ФАҶОЛИ ДОНИШЧҮЁНИ ТАЪЛИМИ РЎЗОНА



ШУМОРАИ УМУМИИ ХАТМКУНАНДАГОНИ ТАЪЛИМИ РЎЗОНА:

	Номи факултахо	Гурӯҳ	Ҳамагӣ	Таълим		
				Шартнамавӣ	Бучавӣ	Квота
1	Химия, биология ва география	6	127	27	89	11
2	Тарбияи ҷисмонӣ ва ОДҲ	6	163	90	73	0
3	Молиявию иқтисодӣ	9	190	144	42	4
4	Физика ва математика	4	94	14	62	18
5	Филологияи тоҷик ва журналистика	4	75	28	41	6
6	Филологияи рус	1	31	6	20	5
7	Омӯзгорӣ	4	69	4	63	2
8	Филологияи хоригӣ	2	59	17	29	13
9	Таърих ҳукук ва МБ	6	127	58	63	5
	Ҳамагӣ	42	935	386	485	64

НАТИЦАИ АТТЕСТАЦИЯИ ДАВЛАТИИ ХАТМКУНДАГОНИ ТАЪЛИМИ РЎЗОНА:





Мубина КАЛОМОВА, мудири кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Коллеҷи омӯзгори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

Ниёғони хирадпешаи мо омӯзгорро "хуршеди оламтобӣ", "шамъи маҳфил" ва "густариши ақли солим" меномиданд. Бузургмадрони олам назди омӯзгор бо эҳтируму ихлоси тамом сари таъзим фурӯд овардаандар дар ситоши ўсуханони олигу саршори меҳр гуфтаанд. Ситоши муаллим ва арҷузорӣ ба ў имрӯз низ идома дорад ва фардо низ идома хоҳад ёфт.

Решай калимаи муаллим - илм аст ва муаллим шахсест, ки ба талқину тарғиби илму дониш, фарҳангу фазилати инсонӣ шугӯл дошта, бо ихлосу садоқат ва меҳру муҳабbat шогирдони худро ба мартабаи соҳибмâрифат, ки дараҷаи ниҳояни он - олимӣ аст, мерасонад. Аз ин рӯ, Пешвони миллиат мӯҳтарон Эмомали Раҳмон омӯзгоронро дар ҳар мuloқоту суханро ниҳояшон бо ихлосмандӣ қадршиносӣ намуда, таъқид менамоянд, ки: "Муаллим ақл, шарафу вичдони чомеа ва симои асосии он мебошад. Вай донишшу заковат, гармин дили худро бедареф ба шогирдон - фарзандони миллиат медиҳад ва хешро аз он хушбахт мешуморад". Мо шабехӣ ин гуфтаҳоро дар симои устоди донишманд ва саҳтигу септалаб Сангов Қаюм

мушоҳида намудаем.

Бароям ҳарф задан дар бораи олими соҳаи забоншиносӣ, Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои педагогӣ, методисти шинохта, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва методикаи таълими он дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ устод Сангов Қаюм боиси ифтиҳор ва сарбаландист.

Устод Сангов Қаюмро аз давраи донишшӯям ҳамчун омӯзгори ғамхору септалаб мешиносам. Он кас инсони поқдилу соҳибмâрифат эътироф шудааст. Муҳаббату самимият нисбат ба шогирдон чунон қавӣ аст, ки худро бе онҳо тасаввур карда наметавонад.

Ҳеч аз хотирам намеравад солҳои донишшӯям, ки устод кори курсиамро санҷида, баҳои аъло гузоштанду гуфтанд: "Духтарам, 20 соли охир ба ягон кори курсӣ баҳои аъло нағузота будам..."

Ман дар шуъбаи гоибонаи факултаи филологияи тоҷикӣ таҳсилӣ илим мекардам. Устод Сангов Қаюм аз фанни методикаи таълими забони тоҷикӣ ба мо дарс мегуфтанд. Дарсҳои устод хеле шавқовару ҷолиб, ба қавле бисёр ширадору хотирмон мегузаштанд. Ба донишшӯени босавод эҳтироми хосса доштанд. Устод ба ман муроҷиат карда мегуфтанд: "Ту бояд дар шуъбаи рӯзона таҳсил мекардӣ". Ростӣ, чунин муроҷиату муносибат бароям хеле гуворо буд. Аз ин суханон рӯйхланда шуда, мекӯшидам, ки ба ин эътиномои устод сазовор бошам. Ҳангоми машгу-

**Ин дил ба усули хеш дорад бозӣ
Фарқаш набувад, муқобилам ё розӣ.**

АнВори Ҷониш
№4 (286), СЕШАНБЕ, 05.03.2019

НУРБАХШИ БОҒИ МАЪРИФАТ

лият ба шогирдоне, ки ба дарс бетайёри меомаданд, хитоб карда мегуфт: "Номи шумо дар "дафтарчай сиёҳ" навишта мешавад", донишшӯёне, ки бо тайёри меомаданд, бо табассум нигариста мегуфт: "Номи шумо дар "дафтарчай сурх" навишта мешавад". Дар аввал мо, шогирдон ба фалсафаи ин суханони он кас сарфаҳам намерафтем. Баъдтар фаҳмидем, ки муаллим бо гуфтани ин сухан чиро дар назардоранд. Устод интизоми меҳнатро саҳт риоя мекардан. Ҳеч гоҳ дарсшиканӣ намекардан. Як воқеа ҳеч аз хотирам намеравад. Мувофиқи ҷадвали машгулията буд. Бародарзоди ў, ки дар гурӯҳи мо таҳсил мекард, гуфт: "Имрӯз тӯйи ҳурсандии набераи устод дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад." Мо, ҳамкурсан ҳама дар назди даромадгоҳи факулта ҷамъ омада будем. Дар байнини мудиа ақида пайдо шуд: як гурӯҳ мегуфтанд, ки дарс мешавад, устод намеояд, як гурӯҳи дигар мегуфт, ки устод ҳатман меояд... Панҷдакиқа то занги дарс монда буд, ки ҳамин лаҳза устод пайдо шуда омад. Ин буд ҷонғидони устод нисбат ба қасби ҳеш. Ҳарчанд ки Сангов Қаюм хеле шахси ҷиддӣ, саҳтири ва поквиҷон буданд,

вале мо шогирдон ҳамеша дарсанро бесаброна интизорӣ мекашидем. Аз ҷиддияташон, ки бо меҳрурони омехта буд, дучанд илҳом гирифта, кӯшиш менамудем, ки ба дарсҳояшон бо тайёрии пухтаву ҳаматарафа ҳозир шавем.

Азбаски Сангов Қаюм инсони хеле поизакору ҳуҷаҳоҳо ва хайрҳо мебошад, дар замири шогирдон низ парваридани чунин хислатҳо ҳадафи аслии ўст. Устод кӯшиш менамоянд, ки дар баробари дарсҳояшон шогирдонро дар рӯҳияни инсондӯстӣ, меҳнатдӯстӣ ва покиву ҳумуමилагӣ тарбия кунанд.

Воқеан, хислатҳо ҳамидон инсонии Сангов Қаюм шоистаи ибрату пайравӣ аст. Устод ба ҳар кор бо ҳавсалони томашгул шуда, онро бо ҳудвежагию маҳорати камназир ба анҷом мерасонад.

Олими варзида Сангов Қаюм тамоми нерӯи эҷодӣ, ақлу заковат ва донишши молакаи андӯхтаашро барои рушду нумӯи илми методикаи таълими забони тоҷикӣ бахшидааст ва ба тайёри намудани омӯзгорони оянда саҳми беандозаи худро гузоштааст.

Ҳидматҳои шоистаи олими шинохта Сангов Қаюм дар ҳақиқат мисли ҷароғест, ки роҳи садҳо шогирдону ҳамкорон аз нури он мунаvvар гардидааст. Устоди азизамонро ба муносибати 80-умин согларди умрашон шодбоши намуда, аз забони шоир мегӯем:

**Умри ту ба файлу синни ту дар ҳаштод,
Az умри нақӯи ту ҷаҳон дорад ёд.
Толеи нақӯ дорӣ, диле арзандা,
Az як саду ҳаштод зиёд умри ту бод.**



ТАМОҚУ-ВАБОИ АСР

он мегардад, ки истеъмолкунандагонаш ба он ҷалб шаванд. Мутахасисони соҳа муайян намудаанд, ки дар таркиби як дона тамоку 10 млг никотин мавҷуд аст ва аз ин миқдор 0,533 млг-и он таввасути ӯзвҳои нафаскашӣ ба организм ворид мешавад. Ҳол он ки миқдори яккаратаи барои инсон марговар ҳамагӣ 70 млг никотин ва барои кӯдакони наврас аз ин ҳам камттар мебошад. Ба ҳама маълум аст, ки як қатраи ҳурди никотин аспро мекушад. Пас, андеша кунед, ҳулоса бароред ва ба ҳуд савол дихед, ки оё никотини дар таркиби тамоку буда, гарчанде ба миқдори кам ҳам бошад, организмни нозуки мову шуморо

мавҷуд буда, эҳтимоли дуҳтардоршавии он зан бештар аст. Ин татқиқотҳоро олим Диilit Лигроф дар давоми солҳои 1998 то 2003 дар 9000 зани ҳомила омӯхтааст. Дар идомаи татқиқоташ доктор чунин қайдард, ки модарони дар давоми ҳомилла сиғоркашандар ё бар дуди сиғор наздикуда, нисбат ба он модарони аз ин мараз дар амон буда, 90 фисадашон аз писар таваллуд кардан маҳрум мондаанд. Дар ҳусуси мardonи сиғорӣ ба ақидаи ў ҷанини писар ба таъсири тамоку тобовар нест. Мардоне, ки рӯзе 10 то 15 дона сиғор истифода мебаранд, танҳо 5-6 фисади онҳо писардор мешаванду бас. "Занони ҳомиллае, ки ба қашони тамоку машғуланд, кӯдакони дар батни вай бударо бемориҳои бардавоми шуш, алергия ва дилу рагҳо таҳдид мекунад. "Гуфтааст мутахасиси ин соҳа Диilit Лигроф.

Олимони Швейцария ошкор кардаанд, ки кӯдакони то синни 4-сола ва




кӯдакони навзоде, ки волидонашон дар ҳузури онҳо сиғор мекашанд, ён ки кӯдакон ҳавои заҳролӯро нафас мегираанд, ба гардҳои болиши парӣ, паши мурба ва поғозоли паши мурба алергия пайдо мекунанд. Олимони соҳа ҳисоб карда баромадаанд, ки нафаре, ки дар як рӯ ба ҳисоби миёна то 10 дона тамокури истеъмол мекашанд, дар давоми як сол 1100-1160 сомонӣ барои ба даст овардани тамокӯ сарф мекунанд ва бар ӣазизи он саломатии ҳудро низ, ки як ганҷи бебаҳост аз даст медиҳад.

Ҷомеаи ҷаҳонӣ ва башарият аз бемории табобатнашавандай сарaton дар изтиробанд. Тамокукашӣ ҷуз марғ, роҳи дигаре надорад. Саломатии ҳар як шаҳс ба ҳуди ӯвобаста аст, вале имрӯз нафароне ба назар мерасанд, ки ба қадри ин ганҷи бебаҳои нарасид, ба амалҳо даст мезанд, ки ҳам ба саломатии ҳуд ва ҳам атрофиён зарар мерасонанд.

Татқиқотҳои дигари олимон нишон дода шудааст, ки мardу занни сиғоркашро хатари аз байн рафтани ҷанини писар

ТАЙЁР КАРДАНИ ГУГИРД ЯКЕ АЗ ҲУНАРҲОИ ҲАЛҚӢ

Тайёр кардани гугирд ҳунари қадими буда, одамон барои пайдо кардани оташ аз санги ҷашмоқ истифода мебурданд. Инсоният баъдан роҳҳо илми ҳосил кардани гугирдро омӯхтанд. Мувофиқи маълумотҳо илми соли 1825 химияни ва дорусози англisis Чон Үокер ба таври ногаҳони гүргиҷӯи сулфурдорро иҳтиро кард, ки дар ҳарорати 300 дарҷаҳо ҳуд бар дар мегирифт. Барои ба даст овардани оташ дар замони қадим пораҳои дараҳтро муддати дароз бо ҳамдигар соиш медоданд ва оташ ҳосил мегардид. Дар Рими Қадими барои кӯчонидани оташ аз як ҷой ба ҷой дигар аз ҷӯҷаҳо, ки дар сулфури обкардашуда тар мекардаанд, истифода мебурданд. Олим Горт барои ба даст овардани оташ паҳаҳои дараҳтро, ки дар нугашон лундаҳаҷо аз ҳлорати қалпий ва сулфур тайёր карда буданд, истифода мебурд. Вақте ки нуғи паҳаҳои ба қислотаи сулфат (H_2SO_4) тар мекарданд, он алана мегирифт, ки соли 1833 ба таркиби масаси қапаҳои гугирд фосфори сафед доҳил карда мешавад. Ҳангоми оташ гуриштанд ба ҳар сӯ намепарад ва заҳролӯд нест ва ин ғуна гугирдҳо дар натиҷа соиш додан ба сатҳи фосфори сурх ширеш ва дигар моддаҳо таркибӣта дар мегирифтанд. Чунин намуди гугирдро аввалин маротиба солҳои 1867-1869 дар Швейцария истехсол ҳарда будаанд ва онҳоро солҳои дароз гугирди шведӣ меномиданд. Имрӯзҳо ба таркиби қалпачи гугирд маддаҳои сӯзанд (сулфиди фосфор ва сулфур) инчунин маддаҳои оксидкунанда, ки оксигени барои сӯзандан лозимаро медиҳанд, доҳил мешаванд. Дар ду паҳтӯи куттӣ гугирд массаси ҳангоми фосфори (буриш, фосфори сурх) ва дигар моддаҳо молҳо мешавад. Вақте мөн гуриштанд ба ҳар сӯ намепарад ва заҳролӯд нест ва ин ғуна гугирдҳо дар натиҷа соиш додан ба сатҳи фосфори сурх ширеш ва дигар моддаҳо таркибӣта дар мегирифтанд. Чунин намуди гугирдро аввалин маротиба солҳои 1867-1869 дар Швейцария истехсол ҳарда будаанд ва онҳоро солҳои дароз гугирди шведӣ меномиданд. Имрӯзҳо ба таркиби қалпачи гугирд маддаҳои сӯзанд (сулфиди фосфор ва сулфур) инчунин маддаҳои оксидкунанда, ки оксигени барои сӯзандан лозимаро медиҳанд, доҳил мешаванд. Дар ду паҳтӯи куттӣ гугирд массаси ҳангоми фосфори (буриш, фосфори сурх) ва дигар моддаҳо молҳо мешавад. Вақте мөн гуриштанд ба ҳар сӯ намепарад ва заҳролӯд нест ва ин ғуна гугирдҳо дар натиҷа соиш додан ба сатҳи фосфори сурх ширеш ва дигар моддаҳо таркибӣта дар мегирифтанд. Чунин намуди гугирдро аввалин маротиба солҳои 1867-1869 дар Швейцария истехсол ҳарда будаанд ва онҳоро солҳои дароз гугирди шведӣ меномиданд. Имрӯзҳо ба таркиби қалпачи гугирд маддаҳои сӯзанд (сулфиди фосфор ва сулфур) инчунин маддаҳои оксидкунانда, ки оксигени барои сӯзандан лозимаро медиҳанд, доҳил мешаванд. Дар ду паҳтӯи куттӣ гугирд массаси ҳангоми фосфори (буриш, фосфори сурх) ва дигар моддаҳо молҳо мешавад. Вақте мөн гуриشтанд ба ҳар сӯ намепарад ва заҳролӯд нест ва ин ғуна гугирдҳо дар натиҷа соиш додан ба сатҳи фосфори сурх ширеш ва дигар моддаҳо таркибӣта дар мегирифтанд. Чунин намуди гугирдро аввалин маротиба солҳои 1867-1869 дар Швейцария истехсол ҳарда будаанд ва онҳоро солҳои дароз гугирди шведӣ меномиданд. Имрӯзҳо ба таркиби қалпачи гугирд маддаҳои сӯзанд (сулфиди фосфор ва сулфур) инчунин маддаҳои оксидкунانда, ки оксигени барои сӯзандан лозимаро медиҳанд, доҳил мешаванд. Дар ду паҳтӯи куттӣ гугирд массаси ҳангоми фосфори (буриш, фосфори сурх) ва дигар моддаҳо молҳо мешавад. Вақте мөн гуриشтанд ба ҳар сӯ намепарад ва заҳролӯд нест ва ин ғуна гугирдҳо дар натиҷа соиш додан ба сатҳи фосфори сурх ширеш ва дигар моддаҳо таркибӣта дар мегирифтанд. Чунин намуди гугирдро аввалин маротиба солҳои 1867-1869 дар Швейцария истехсол ҳарда будаанд ва онҳоро солҳои дароз гугирди шведӣ меномиданд. Имрӯзҳо ба таркиби қалпачи гугирд маддаҳои сӯзанд (сулфиди фосфор ва сулфур) инчунин маддаҳои оксидкунانда, ки оксигени барои сӯзандан лозимаро медиҳанд, доҳил мешаванд. Дар ду паҳтӯи куттӣ гугирд массаси ҳангоми фосфори (буриш, фосфори сурх) ва дигар моддаҳо молҳо мешавад. Вақте мөн гуриشтанд ба ҳар сӯ намепарад ва заҳролӯд нест ва ин ғуна гугирдҳо дар натиҷа соиш додан ба сатҳи фосфори сурх ширеш ва дигар моддаҳо таркибӣта дар мегирифтанд. Чунин намуди гугирдро аввалин маротиба солҳои 1867-1869 дар Швейцария истехсол ҳарда будаанд ва онҳоро солҳои дароз гугирди шведӣ меномиданд. Имрӯзҳо ба таркиби қалпачи гугирд маддаҳои сӯзанд (сулфиди фосфор ва сулфур) инчунин маддаҳои оксидкунانда, ки оксигени барои сӯзандан лозимаро медиҳанд, доҳил мешаванд. Дар ду паҳтӯи куттӣ гугирд массаси ҳангоми фосфори (буриш, фосфори сурх) ва дигар моддаҳо молҳо мешавад. Вақте мөн гуриشтанд ба ҳар сӯ намепарад ва заҳролӯд нест ва ин ғуна гугирдҳо дар натиҷа соиш додан ба сатҳи фосфори сурх ширеш ва дигар моддаҳо таркибӣта дар мегирифтанд. Чунин намуди гугирдро аввалин маротиба солҳои 1867-1869 дар Швейцария истехсол ҳарда будаанд ва онҳоро солҳои дароз гугирди шведӣ меномиданд. Имрӯзҳо ба таркиби қалпачи гугирд маддаҳои сӯзанд (сулфиди фосфор ва сулфур) инчунин маддаҳои оксидкунانда, ки оксигени барои сӯзандан лозимаро медиҳанд, доҳил мешаванд. Дар ду паҳ



Маърифат САЙДАЛИЕВА,
унвончи кафедраи менемҷент ва маркетинги ДДК
ба номи А. Рӯдакӣ, таҷрибаомӯзи Донишгоҳи
Ҷорҷия (Атланта, ИМА)

Хурсандиовар аст, ки солҳои охир дар доираи барномаҳои давлатӣ оид ба рушди сайёҳӣ соҳае намондааст, ки таваҷҷӯҳи хосса ба ин самти афзалиятнок накарда бошад. Қарib дар кулли муассисаҳои давлатӣ ва гайридавлатӣ ҷорҷири оммавӣ, фарҳанѓӣ ва илмӣ доир гашта истодаанд ва бо эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ теъдоди чунин ҷораандешҳо ба маротиб афзуда, рушди туризм аҳамияти умумилӣ пайдо мекунад. Чунин ҳам бояд бошад. Таҷриба кишварҳои дар самти туризм муваффақ нишон медиҳад, ки танҳо барномаҳои фарориги кулли соҳтори иқтисодӣ, саноатӣ ва фарҳанѓиву илмӣ метавонад ба ҷалби бештари сайёҳон ва сармоягузорон мусоидат кунад.

Ҳинни сафарҳо ба кишварҳои муҳталиф мушоҳидаҳо ҷандин маротиба сабит соҳт, ки системаи ягонаи хизматрасонӣ сар карда аз фурудгоҳҳо то мөхмонаҳонаву марказҳои фароғативу савдо, ки бо принципи ягонаи ҳамоҳангозӣ қабул ва пазирӣ таҳия шудааст, амал мекунад. Маҳз вобастагии як соҳтор аз соҳтори дигар метавонад табии сайёҳро дар сатҳи баланд давоми тамоми муҳлати дар кишвар буданаш нигоҳдоранд.

Падидеҳ ҳеле ҷолибе, ки метавонад дар ин ҷода муассир бошад, ин омода ва пахш намудани видеороликҳо тавассути шабакаҳои телевизионӣ ва интернетӣ маҳсуб мейёбад. Агар то солҳои наздик ҳамагӣ як видеонавори сисониягии хурдакаке бо номи "Tajikistan: feel the friendship" (Тоҷикистон: дӯстиро ҳӯсӯс намо) тавассути шабакаи Евронюс пахшшуда буду айни ҳол онро дар шабакаҳои интернетӣ миллионҳо нафар тамошо кардаанд, имрӯз тавассути шабакаҳои телевизионии миллий наздики 20 чунин роликҳои рекламиавӣ таҳти мавзӯи "Welcome to Tajikistan" (Хуш омадед ба Тоҷикистон) омода

WELCOME TO TAJIKISTAN

Ё МЕҲМОННАВОЗӢ ТАНҲО ТАБАССУМУ ДАСТОНИ ПЕШИ БАР НЕСТ

ва пахш шуда истодаанд. Бояд таҷаккур дод, ки сифати ин видеонавороҳо чӣ аз рӯи мазмун ва чӣ аз ҷиҷати сифати техники ҳеле баланд аст.

Албатта, ҷеҳраи кушоду табассуми командони фурудгоҳҳо, гумруқ ва сарҳадбонон, ки дар лаҳзаҳои аввали воридшавӣ ба кишвари мо метавонад интизориҳои мөхмонаҳо амалӣ созад ё баръакс аз байн барад, омили зарурест барои таъмини қабули босифати мөхмонаҳон. Мутасифона, танҳо табассуму даст болои дил гузошта "Welcome to Tajikistan!"



гуфтани мо наметавонад заминаи асосӣ гардад барои ҷалби бештари сайёҳон. Танҳо муносибати хуб ва хизматрасонҳои босифат дар тамоми ҳатсайрҳо ва нуқтаҳои барои сайёҳон ҷолиб метавонад дили мөхмонаҳо гарм кунад.

Чи ҳеле ки маълумаст, солҳои охир таъдоди сайёҳоне, ки тавассути нақлиёти шахсӣ, велосипед ва мотосикл кишвари моро убур карда, бо Роҳи Абрешим мегузаранд, ҳеле зиёд шуда истодааст. Дар ин ҷода зарур аст, хизматрасонҳо маҳз барои чунин гурӯҳи сайёҳон бештар ва беҳтар карда шавад. Ташкил кардани мөхмонаҳои маҳсус (мотелҳо) ва гузоштани ҳаймаҳои сайёർ (кемпинг) қад-қади Роҳи Абрешим сари ҳар 20-50 километр ва инчунин дар минтақаҳо, ки имконияти соҳтани

мөхмонаҳо нест, метавонад мушкилотро аз байн барад. Дар бисёр кишварҳо дунё мотелҳо дар рақобат бо мөхмонаҳонаву хостелҳо муваффақ гашта, таваҷҷӯҳи бештари сайёҳонро ба худ ҷалб карда истодаанд.

Чи ҳеле ки қаблан иброз доштем, аллакай зарурати гузаронидани арзёбии саросарӣ ва номгузории мусассисаҳои қабули мөхмонаҳон тиқтилаботи байналмилалӣ пеш омадааст. Дар навбати аввал бо ном мөхмонаҳои музофотӣ ба Hotel (мөхмонаҳон), Hostel (хобгоҳ) ва Motel (хобгоҳ ва ё мөхмонаҳои маҳсуси сарироҳӣ барои сайёҳони "нақлиётӣ") гурӯҳандӣ шуда навиштаҷот ва маълумотномаҳои сарироҳӣ бо забони англисӣ омода карда шаванд. Таҳияи ҳаритаи Тоҷикистон бо нишон додани муассисаҳои қабули мөхмонаҳон тавассути ишораҳои шартии байналмилалӣ низ аллакай масъалаи афзалиён гаштааст.

Гурӯҳандии чунин мусассисаҳо бояд мутобиқ ба дараҷаи хизматрасонӣ ва мақсадашон дар номи онҳо ифода ёбад, то сайёҳи ҳориҷӣ бе иштибоҳ муайян карда тавонад, ки дар кучо қадом намуди хизматрасонҳо мавҷуданд.

Айни ҳол, мутаассисона дар аксари мөхмонаҳо ва хостелҳо имконияти нигаҳдории нақиёт ва пешниҳоди хизматрасонҳои иловагӣ, аз қабили таъмири хурд ва шустушӯи нақиёт вуҷуд надорад.

Сӯҳбатҳо бо сайёҳони алоҳида ва шарҳи арзёбии мөхмонаҳон дар шабакаҳои интернетӣ далели он аст, ки аксари эшон аз мөхмонаҳони тоҷикон ҳеле қаноатманданд, аммо ташкил кардан шароити хуби сафар тавассути мөхмонаҳои сарироҳӣ, ҳаймаҳои сайёർ, марказҳои хурди хизматрасонҳои техники ҳаҷаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар ҳатсайрҳои сайёҳӣ метавонад, ин қаноатмандиро ба маротиб афзояд.

Ҳанифа ШАРИФОВА, асистенти кафедраи
химия ва биология

ОМӮЗГОР- КАСБӢ ПУРШАРАФ

Муаллим, омӯзгор - ҷоҳаҷо, ки барои фарзанди инсон ошною мүқаддас аст. Зери ин қалимаҳои бузург омӯзандай илму дониш фарҳангу адаб ва пешвою онаи миллат таҷассум мейёбад. Муаллим шахси барумандест, ки аз хурдӣ инсонро илму адаб омухта, ўро ба воя мерасонад. Тавре гуфтаанд:

**Ҳаққи устод аз падар беш аст,
В-аз падар устод дар new аст.**

Муаллимро имрӯз метавонем ба равшангари шоми шогирдон ташбех дидҳем, нуре гӯем, ки ҷашмони шогирдонро равшанӣ мебахшад, оламро мунаvvvar ва мушкили ҳамаро осон мегардонад.

**Ҳар киро устод набвад кор
бар бунёд нест,
Дар раҳи маънӣ рафиқе
бехтар аз устод нест.**

Сарчашмаи ҳамаи ҳӯшиҳо, ободии ҳамаи маҳфилҳо, бузург гардиҳани ҳамаи шогирдони баркамол маҳз ба омӯзгорон вазифаи ниҳоят душворро ба зимма гирифта, дар зиндагии пур аз розу ниёз тифли инсониятро тарбия менамоянд, илм меомӯзонанд, ки ҷандон кори осон нест. Муаллим ба қавли бузургон мухандиси рӯзии одамон аст. Тавре ки мухандис нақша ё созмони ягон кореро ташкил медиҳад, муаллим низ аз рӯзи аввал ба шогирдон адаб меомӯзонанд ва онҳоро ба ҳаётӣ солими оянда омода месозад. Муаллимро онаи ҳалқ мегӯянд. Онае, ки ба он нигариста, камбидиву нуқсонҳоро бартараф мекунанд. Омӯзгор қасест, ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи навоварист. Донистану аз ҳуд кардан навоварию ҷамъи рафтору гуфтори нек ба кас ба осонӣ мӯяссар намешавад. Ҷандон осон нест, аз тифле, ки аз олами маънӣ ҳабаре надорад, олиме соҳт.

**Расад ҷон бар лаби бечора устод,
Ки ҳарфоро ба шогирде дӯҳад ёд.**

Боиси ифтихори мост, ки омӯзгорони шарафмандамон дар рушду ободии кишвар, вусъати созандагӣ ва мустаҳкамнамоии аркони истиқлоли ҷумҳури нақши барҷаста доранд ва дар тамоми маъракаҳои сиёсиву иҷтимоии кишварони фаълонаву эҷодкорона ширкат меварзанд.

Хушбахтона, сафи омӯзгорони асили миллиати фарҳундраву таҷаддунпарвари мо мунтазам мөафзояд ва ин нишони минбаъд ба мақому мартабаҳои боз ҳам балантар расидани кишвари азизи мост.

ЭЙ ПЕШВОИ МИЛЛАТ, ЭЙ РАҲНАМОИ МИЛЛАТ!



Фотома САЙДАЛИЕВА, асистенти кафедраи
забонҳои ҳориҷӣ ва методикии таълимион

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллий-Пешвои миллиат мӯҳтарам Эмомали Рахмон шахсияти барҷастаи таърихии миллиат мебошад.

Пешвои миллиат рамзи пойдорӣ-и бардавомии давлатдории мустақили тоҷикон, сулҳу ваҳдати миллий, кафили рушди босубот ва устувори ҷомеаи Тоҷикистон мебошад. Ба сифати Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомали Рахмон, ки барои ҳалқи Тоҷикистон хизматҳои бузургу беназир кардааст, эътироф карда мешавад.

**Эй ҳамвотан, Рогуни худро
бино кунем,
Бошад китоби маъни
барҳаста во кунем.
То имтиҳони мо шавад
аз буд ҳам қадим.**

**Имрӯз коҳи Рогуни дилҳо
бино кунем.
Ҳар як нидои ин марди накуном
бар дили ҳар як ватандори баору**

номус, вичдону саҳоватмандӣ бедор кард. Ҳар як ватандор шабро шаб, рӯзро рӯз нагуфта, кору фаъолият мекунанд, қарзи ватандорӣ адо карда истодаанд. Дар бунёди ин иншооти бузург саҳм гузошта, саҳмияҳо ҳарида маблағҳо мегузаранд. Имрӯзҳо модари тоҷик кулҷаи ширмоли худро ба корғони НБО "Роғун" мефиристад. Ин миллиати бузург ҳамеша кӯшиш бар он мекунад, ки ба касе дастнигару эҳтиёҷманд набошад. Душвориву монеагиҳоро бо заҳмати бузурги худ паси сар менамояд.

**Тоҷикистон аҳтари
раҳшандаи асрӣ навин,
Тоҷикистон ту сафобаҳшандаи
рӯи замин.
Тоҷикистон ваҳдататоро
лоиқи сад оғарин,
Тоҷикистон, тоҷиконро
тоҷи дунёро нигин.**

ТУРИЗМ ЯКЕ АЗ ВОСИ- ТАИ РУШДИ ИҚТИСОД

Парвина ХИДИРЗОДА,
донишҷӯи соли I-уми факултаи
филологияи ҳориҷӣ



Бо ибтикорот ва пешниҳоди Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон солҳои 2019-2021 "Соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои маддумӣ" ӯзён гардид, ки бори дигар аз пайи нек ва ватан-парастии меҳандустии Раиси ҷумҳур дарак медод. Ин иқдоми начибу ғамхоронаи Президенти қишвар по耶ро барои боз ҳам пешравию шукуфоии Тоҷикистон устувор намуда, моро водор месозад, ки соҳаи сайёҳиро такмил дода, дикъати сайёҳони ҳориҷиро ба қишвари биҳиштсози хеш ҷалб намоем ва дар баробари ин ҳунарҳои қадимаи ниёгонамонро аз нав эҳё намуда, ба ҷаҳониён муаррифӣ карда тавонем.

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қиёс бо бâъзе мамлакатҳои дигари ҷаҳон бойигарихо ачибу зиёди дикъатчалбӯнандо дорад, ки назари ҳар бинандоро ба ҳуд ҷалб мекунад. Тоҷикистон дар қатори қишварҳоест, ки метавонад аз туризми кӯҳсor даромади зиёд ба даст орад, зеро 93 фисади ин сарзаминро кӯҳсor ташкил кардасту табиии тақоришаравандада дорад.

Тоҷикистон бо табиии дилғиребу қуллаҳои осмонбӯс, дарёҳои ҳурӯшон ва обҳои мусаффои ҷаҳонро дармонбашҳо биҳишти рӯйи заминро мемонад. Табиии биҳиштсози ватанамон аз назари сайёҳон пинҳон мемонад.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон туризмро яке аз соҳаҳои афзалиятни ҷумҳурий ном мебарад. Ин беҳуда нест, зеро дар қаламрави Тоҷикистон 900 геокомплекси табӣ бо 40 наਮуди ландшафт мавҷуд аст. Тоҷикистон мавзееҳою дорост, ки на тањҳо барои сайёҳон сайёҳатгоҳ, балки ин маконҳо дар баробари зебогӣ ва дикъатчалбӯнандагии хеш ҳусусиятҳои шифобахшӣ низ доранд.

Рушди соҳаи сайёҳӣ дар ҷумҳурий боиси баландшавии сатҳи иқтисодӣи қишвар гардида, сабаби баландшавии сатҳи неқуҷоҳолии ҳалқ низ мегарداد.

ПАДАР-РАВШАНГАРИ ҲАЁТ

Азиз ИСМАТОВ,
донишҷӯи соли 3-уми факултаи
омӯзгорӣ



Падар, эй умеди зиндагӣ, равшангари қалби фарзанд, муниси дили ҳонадон ва ҷароғи роҳномо! Падар, ту чи қадар бузург ҳастӣ ва бо бузургӣ азизу меҳрӯни ғамхор, дасти тифли қӯҷакатро гирифта, роҳгардон менамоӣ, бо умеди он ки дар пирӣ фарзанд дастуриро муттакоят бошад. Роҳи умединӣ ба мо фарзандон нишон медиҳӣ, тарбия менамоӣ, дарки роҳи неку бадро ба фарзанд нишон медиҳӣ, то дар зиндагӣ ҳору залип нагардад ва ба қуллаҳои баланди умед бирасад.

Падар дар қӯҷакӣ аз шавқи дил дасти писар гирад,
Бо умде, ки дар пирӣ писар дасти падар гирад.

Баъзе фарзандони нолоқӣ ҳастанд, ки ба қадри ин неъмати бебаҳо намерасанд, бо газаб ба сӯи эшон менигаранд, даст мебардоранд, суханашонро гӯш намекунанд, гапгардонӣ менамоӣанд ва дили онҳоро мераҷонанд. Кӯр бод он ҷашме, ки ба сӯи падар бо ғазаб менигарад! Шикаста бод, он дасте, ки ба сӯи падар бардошта мешавад! Бурида бод, он забоне, ки ба сӯҳанҳои ноҷо дили ўро мераҷонад!

Дӯстони азиз! Ба қадри падари ҳуд бирашд, ба вақти пирӣ муттакоӣ ў бошед, ҷун аз даст доданашон басо саҳт ва мушкӣл аст.

Падар дар хотиром панди ту мондаст,
Ниҳоли умр пайванди ту мондаст.

Ёдат ба ҳайр бод, падари азизам!

МОДАР

НАВҖАЛАМ

Шоҳмансур РАБИЕВ,
донишҷӯи соли 2-уми факултаи
филологияи рус



Мемирам ман аз бароят модарам,
Мекунам ҷонро ғидоят модарам.
Мешавам обу адоят модарам,
Мешавам ман ҳоқиқӣ поят модарам.

XXXX

Кунад ин дидаву дил модарро ёд,
Ки сабри модари ман ҳамчӯ пӯлод.
Ҳар он чӣ дидо бинад, дил шавад шод,
Кунам шукрони вон модарам дод.

XXXX

Аё ай модари ҷононаи ман,
Ту ҳастӣ равшани ҳонаи ман.
Аё ай роҳнамоӣ зиндагонӣ,
Ту ҷонҳо умди наҷавонӣ.
Ту ҷонҳо умди ифтиҳорам,
Туро ман дӯст дормон, дӯст дормон.

МАЪЛУЛОН БА ДИЛС- ЎЗИЙ КАСЕ МУҲТОҶ НЕСТАНД!

Умода ВАФОЕВА,
донишҷӯи соли I-уми факултаи
филологияи тоҷик ва журналистика



Қӯдакони имконияти маҳдул дошта мегӯянд, ки мо ба қўмаку дасгирии атрофиен муҳтоҷем. Инро аз ҷашмони онҳо ҳондан мумкин аст. Вақте ба онҳо менигарам, қалbamro як пардаи сиёҳ рўйиши гиригуриам мекунад. Бо рехтани оби ҷашм ба ман ҷунин менамояд, ки ин қатраҳои ашк аз ҷавшани ҷони ман тарошида баромадаанд ва бо ҳуд ғаму андӯҳро берун кардаанд. Мо одамони солим як дакиқа ҳудро ба онҳо эҳсос карда наметавонем. Дар арабачаи маъюби нишаста, ба даст асобагал гирифтган ва бо имому ишора сұхан гуфтан барои онҳо фочеа нест, балки фочиаи бузург дар он аст, ки мо атрофиен бо онҳо дағалона рафтор мекунем, таъсиси ҳамарори мавҷуда мегарданду ҳеч як умеди дар ин дунё зистан барояшон намемонад. Лахзае ҷашмонамонро пўшидан ва ҳудро дар як дунёни топрик эҳсос намудан чӣ қадар саҳт аст. Ҳамин таър не? Вокеан то ба баландӣ набарой ҳамвориро намебинӣ, то рӯй нағинӣ маъни рӯзгорро намефаҳамӣ.

Шахсони имконияти маҳдул дошта ба раҳму дилсозии дигарон муҳтоҷ нестанд. Онҳо муҳтоҷи онанд, ки одамони дигар онҳоро фаҳманд ва бо тамоми ҳастияшон меҳоҳанд, ки чомеа онҳоро ба тамоми нуқсонаҳои ҷисмони рӯҳониашон қабул кунанд. Маҳдудиятҳои онҳо ҳукми сарнавиш аст, аммо барои чӣ афорди чомеаи мавҷудиятҳои онҳоро ҷаҳониашонро ҳамонандаро ба ҳудро дар онҳоро боз ҳам маъобтар мекунанд?

Аксари модарон барои ҳамин қӯдакони маъюби ҳудро дар ҳонаҳои пинҳон мекунанд, ё ки ба интернатҳо месупоранд, ки ҷашмони дигарон онҳоро набинанд. Модарон мегардан, ки қӯдакони маъюби онҳоро дигарон масҳара мекунанд. Барои ҳамин, баъзе қӯдакони имконияти маҳдул дошта ҳонанишин шудаанд ва дар натиҷа аз таҳсил аз муюшират бо қӯдакони дигар ва ниҳоят аз инишифо ва ҳурсандиҳои айёми қӯҷакӣ маҳрум мондаанд.

7 ДАВЛАТИ ҲУРДА- РИНИ ДУНЁ

Шодӣ МУСТАФОҚУЛОВ,
донишҷӯи соли 2-уми факултаи
химия, биология ва география



Дар дунёни зиёда аз 210 давлат мавҷуд аст, ки мо дар барои онҳо маълумот дорем. Вале дар сайёҳро мавҷуд аст, ки дар давлате азри ҳастӣ донанд, ки дар муассисаҳои таълимӣ дар барои онҳо ҷизе маълумот дода намешавад. Бисёре аз ин давлатҳо масоҳати ҳурд ё ҷандин ҳонаҳоро дар бар мегиранд, ки онҳоро поён меовarem:

ПАЛАУ. Ҷумҳурии Палау зиёда аз 300 ҷазираҳои ҳурд бузыргро дар бар мегирад. Аҳолиаш 21347 нафар ба ҳисоб меравад. Масоҳаташ 459 км² мебошад. Палау саросар ҷангалзор аст. Ҷойҳои тамошобоби ин давлат баҳрҳо, ҷангалзорҳо, паррандаҳо ва растаниҳои нодир мебошанд.

НИУЭ. Ниуэ-ҷазира ва давлат дар ӯзғони Ором мебошад. Масоҳаташ 261.46 км²-ро дар бар мегирад, ки аҳолиаш 1190 нафар ба ҳисоб меравад. Дар давлат ягон корхонаи истеҳсолӣ вучуд надорад. Соҳаи туризм низ ба ҷашнамерасад. Аҳолӣ аз ҳисоби қўмаки Зеландияи Нав зиндагӣ мекунанд. Дар давлат танҳо якто магозаи қалон вучуд дорад.

СЕНТ - КИТС ВА НЕВИС. Давлат аз ду ҷазираҳои таъкидӣ ёфтааст, ки яке СЕНТ - КИТС ва дигаре НЕВИС мебошад. Аҳолиин ин давлат 52329 нафар ба масоҳаташ 261 км² мебошад. Санаоти шакар ягона соҳаи маблагузорӣ ба ҳисоб меравад.

МУЛКИ КНЯЖ ҲАТТ- РИВЕР. Мулки Княж Ҳатт-Ривер - яке аз музофотҳои Австралия ба ҳисоб меравад. Масоҳаташ 75 км²-ро дар бар мегирад, ки аҳолиаш 30 нафар ба ҳисоб меравад. Ҳангоми сайёҳат дар як муддат ҳама ҷояшро тамошо кардан мумкин.

ТУВАЛУ. Тувалу яке аз давлатҳои ҳурд ва камбағал мебошад. Масоҳаташ 26 км²-ро дар бар мегирад, ки аҳолиаш 10959 нафар ба ҳисоб меравад. Иқтисодӣ ин давлати ҳурд заиф аст. Дар Тувалу интернет ва мавҷӯҳои телевизионро низ дастарсар қардан гайриимкон аст.

НАУРУ. Науру-ҷазира давлати ҳурди соҳиби ҳисобӣ боло дар дунёни зиёда аз 9591 нафар ба ҳисоб меравад. Ин давлат пойтаҳи расмӣ надорад. Аз ҳисоби экологияи ҳуб надоштани сайёҳон ба ин давлат таваҷҷӯҳ надоранд. Аз ҳисоби мардумони фарбехаш дар китоби рекордҳо доҳил шудааст.

МУЛКИ КНЯЗИИ СЕБОРГ. Ин давлат дар дохили Италия азри ҳастӣ дорад. Масоҳати ин давлат 4,91 км² буда, аҳолиаш 312 нафарро ташкил медиҳад. Номи ҳудро аз як дехони ҳамсаҳади Фаронса гирифтааст. Номи давлати Себоргро аз шумори күшини сенафарааш гирифтааст. Ин күшини сенафарааро вазiri мудофиа ва дар сарҳадон ташкил медиҳанд.

МИНБАРИ

ПЕШВОИ МИЛЛАТ-НА- ЧОТДИҲАНДАИ ҲАЛҚ

Манучехр РАҲМАТУЛЛОЕВ,
донишҷӯи соли 3-уми факултаи
филологияи тоҷик ва журналистика,
иҳтиёсии рӯзноманигорӣ



Ба тасвиг расонидани санади муҳими таъриҳӣ Қонун ҔТ "Дар бори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат" аз ҷониби Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдории ҳалқи қӯҳанбӯнӣ мөнавеаи фараҳбашҳо ва сутданист, зеро ин қонун мақому манзулӣ шаҳсияти фавқулоддӣ сиёсӣ, ҳодими номдори ҷамъияти, бунёдгузори сулҳу ваҳдат ва давлати миллӣ тоҷикони мӯхтараро Эмомали Раҳмонро ҳимоя менамояд.

Воқеан, агар ҷасорату ӯзғони эшон намебуд, дар он лаҳзаҳои саргумии солҳои 90-уми асри гузашта миллати мебошад, ба нестӣ расид, ба шикастагии аబадӣ дучор мегарданд. Таъриҳи гувоҳ аст, ки ҳеч сарваре мисли Эмомали Раҳмон аз ҷараҳои мавҷуда ҷиҳати бақоӣ давлату миллати тоҷик ҷунин истифода надума бошад. Ба мушоҳидати таъриҳи ҳалқи миллат, аз ибтидо то иниҳои таъриҳи ҳалқро омӯҳта, асарҳо оғридианду дастурҳо барои наҷот додан аз бенизомиҳо...

Дидорбинии ҳамешаҳӣ бо ҳалқи азизи Тоҷикистон дар ҳама манотики он ин шаҳсияти мультабарро боз бештар машҳур намуд. Тавассути ҷонбозиҳои бемислу монанд Ватандаро аз ноҳамвиро ҳа шоҳроҳо ҳидоят намуда, ватандонро ҳушдор дод, ки аз ҷавму аҷодди ҷашн ҳоғаҳ бошанд, то ин миллату давлат пойдор монад. Дар ин ҳамвиро осудагӣ шабу рӯз фаъолияти фидорониа надуманд, ки имрӯз ҳалқи заҳматкашон умед ба оянҷои дураҷон дорад.

Маҳ Сарвари қишивар мӯхтараро Эмомали Раҳмон аввалин маротиба дар мавҷудати шаҳсияти мавҷуда мебардоранд, ба шароҷаҳои мавҷуда муроҷаат намуда, дастур доданд, ки ба дармондагону бечорагон, бепарастон, пирини солҳӯрда ва муҳтоҷон дасти мадад дароз намоед ва афзуданд, ки сарчашмаи адлу инсоғ, дӯстиву бародарӣ, ҳештаниносию ҳудоҷӯи ва мусулмонӣ ҳамин асту бас.

НАВРӮЗ-ҶАШНИ ПИСАНДИДАИ ОЛАМИӢН

Муҳаммадҷон ЭМОМОВ, донишҷӯи соли 3-уми факултаи таъриҳ, ҳуқӯқ ва муносибатҳои байналмилалӣ

Чашни Наврӯзи байналмилалӣ яке аз маросимҳои писандиди оламиён мебошад, ки ба сифатҳои башардӯстонааш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камнизири фарҳанги умуминсонӣ пазирифта шудааст ва бо ҳусусиятҳои писандидаш, ки некиву нақӯйӣ, шурӯмниву нишот ва саодату пириӯзиро таъкин мекунад, машҳури олам гардидаast. Воқеан, Наврӯз ба ҳама шодиву ҳурсандиҳо шоиставу арзанд аст, зеро бузургони мебардоранд, ки ҳар кас талаби Наврӯз кунад, ба ҳ

ДОНИШЧУ

нин кашф кард ва ҳодисаи авитаминозро ошкор соҳт. Барои организми одам дар як шабонарӯз ҳамагӣ 200-250 мг витамин зарур аст, ки ин миқдор витамин тавассути хӯрокҳои гуногун ба организм ворид мешавад.

Дар замони хозира зиёда аз 40 витаминҳои гуногун кашф гардида, соҳт, ҳосията ва таъсири онҳо ба организм омехта шудааст. Норасоии витаминҳои таркиби хӯрок аломатҳои маҳсуси бемориро ба вучуд меорад, ки он авитаминоз номида мешавад. Масалан, ҳангоми норасоии як қатор витаминҳо одам ба бемориҳои гуногун дучор мегардад. Чунончи: В1, В12, А, С ва гайра.

Ҳангоми норасоии витамини А ҳолати вайрон шуда, синтези пигменти пур-пур ё радопсин суст мешавад, ки он ба бемории шабакӯри оварда мерасонад (яъне ҳангоми аз равшани бе тоҷикӣ гузаштан биниши ҷашм) суст мешавад. Вобаста ба синну сол ва ҳолати физиологӣ талабот ба витамини А аз 0,5 то 2 мг-ро ташкил мекунад. Инчунин, ҳангоми норасоии витамини Д дар таркиби хӯрок боиси пайдо шудани бемории кӯҳзо мегардад. Аломатҳои зоҳиршавии ин беморӣ ҷунинанд: устухон-ҳонҳои қисми дасту пойҳо қач шуда, шикам варам мекунад, қағфи сина қач гардида, сабзиши қади дандонҳо суст мешавад. Витамини D дар таркиби шир, маводи равғаниҳо, гушти моҳӣ, равғани маска ва зардии тухм мавҷуд мебошад.

Норасоии витамини В12 бошад, дар организм ба бемории анемия (камхунӣ) оварда мерасонад, ки ин витамин ҳангоми муолиҷаи шаклҳои гуногуни анемия, аз ҷумла камхунии баланд хеле таъсирбаш аст. Талабот ба ин витамини барои одами солим 2,5 мг-ро ташкил мекидад.

Бемории дигаре, ки аз норасоии витамини С (қислотаи ас-карбинат) ба вучуд меояд, ин бемории синга, инчунин боз узвҳои бадан ба дарди зангила гирифтор мешавад. Витамини С бисёртар дар растаниҳо, аз ҷумла сабзавот, меваҳо ба буттамевазҳо, настараҳ, ҳӯҷ, қаррам, картошка, қалафури сурӯҳ, мандарин ва гайраҳо мавҷуд аст. Бояд қайд кард, ки асоси пешгирӣ намудани камвитамини ҳарҷи бештар истеъмол кардани сабзавот, мева, ҳар гуна кабудиҳо, инчунин дигар маҳсулоти хӯрокории сервิตамин маҳсуб мейбад.

НАВҶАЛАМ

ЧАВОНӢ

Раҷабалӣ НУРУЛЛО,
донишҷӯи соли 4-уми факултети физика
ва математика



Чавонӣ рӯзҳои дар ғузар бошад,
Чавонӣ солҳои пурсамар бошад.
Чавонӣ баҳри мардум
зудгузар бошад,

Биё, то ин ҷавониро ба
дасти бод нағзорем.

Ҷавонӣ як гули наవрустое дар
богу бӯстон аст,

Ҷавонӣ як ниҳоле аз ниҳоли нағниҳолон аст.

Ҷавонӣ як умеду орзуеву як армон аст,

Биё, то ин ҷавониро ба дасти бод нағзорем.

Ҷавонӣ то дар ҷавонӣ аз наи имлу амал бошем,

Барои пешрафти ин Ватан дар ҷиду ҷаҳд бошем.

Биомӯзем чу илмеву барояш раҳнавар бошем,

Биё, то ин ҷавониро ба дасти бод нағзорем.

Биё қадри ҷавониро бидонамӣ ҷавонмарӣ биомӯзем.

Далерию шуҷою ватандустӣ ҷавонӣ.

Ҷавониро барои ин Ватан мо ҷун сипар созем,

Биё, то ин ҷавониро ба дасти бод нағзорем.

Ҷавонон пояси давлат, ҷавонӣ пояси имл аст,

Агар имле биомӯзем, ҷавонему чу зар дорем.

Магар аз он ҷавононе, ки бо имланд, мо ҷӯй

фарқи дигар дорем?

Биё, то ин ҷавониро ба дасти бод нағзорем.

Бубин, эй дӯст, ки Саъдӣ дар ҷавонӣ имл аз бар кард,

Рӯдакӣ, Ҳофизу Бедил ҳам мисли ҳамдигар кард.

Биё, эй дӯст, ки ҳама аз ҷавонӣ дар наи

имлу амал бошем,

Биё, то ин ҷавониро ба дасти бод нағзорем.

ЧАНД НУКТА АЗ ПАЁМ

Ҳикматуло ИСМАТЗОДА,
донишҷӯи соли 2-уми факултети
молявии иқтисодӣ



Дар Паёми имсолаи Пешвои миллиат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳттарам Эмомали Раҳмон қайд гардида буд, ки таъмини намудани хизматрасонии нақлиётӣ дар роҳҳои нақлиётгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои мусоғирону соҳибкорон дар сифати хуб ба роҳ монда шавад ва мумфарш кардан роҳҳои нақлиётгарди ноҳияҳои дурдаст то доҳили минтақаӣ хубтар ба роҳ монда шавад.

Соҳимони роҳи автомобилгарди Кӯлоб-Қалъаи Ҳумб, қитъаи Шӯрообод-Шоҳон, ки ба сармоязурони ҳоризи қишишар ва саҳми Ҳукмати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба анҷом расидааст, маблаги умумии 92,900 миллион доллари амрикоиро ташкил менамояд. Аз ҷумла: -қарзи Бонки Исломии Рӯшд-20 миллион доллар; -қарзи Фонди Рӯши Ҷаҳонӣ -20 миллион доллар; -қарзи Фонди Қувеятӣ Рӯши Ҷаҳонӣ -17 миллион доллар; -қарзи Фонди Абу Ҷаби-15 миллион доллар; -саҳми Ҳукмати Ҷумҳурии Тоҷикистон 7,9 миллион доллар.

Маблаги азҳудушдаи умумияш бошад, 85,359 миллион доллар, ё ин ки 91,9%-ро ташкил менамояд. Саҳми Ҳукмати Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, 8,1%-ро ташкил менамояд.

МОДАР-ЧАШМАИ ХУШК-НАШАВАНДАИ ҲАЁТ

Махшина МАДАЛИЕВА,
донишҷӯи соли 2-уми факултети омӯзгорӣ



Модар! Чи калимаест зебо ва шуниданаш гуворо. Калимаест, ки аз зебогии гул ҳам зеботар аст. Мовакъте ин калимаро ба забон меорем, ба дунҷеे ворид мешавем, ки пур аз самимиат, меҳру мухаббат, зебогӣ ва шавқат аст. Дар ин дунҷе зеботар аз номи модар номе, нармтар аз дили модар диле нест. Модар бароям ҳуршед мӯҳу баҳтҳо.

Модар, номи ту чунон бузургу гуворо аст, ки ҳама бо ин ном меваҳранд. Дарего, ки имрӯзҳо шахсоне ҳастанд, ки ба модари худ ноҳурматӣ карда, сӯханҳои қабеҳ мегӯянд ва дили модари худро мераҷонанд.

Ҳайру саҳовати замин аз ҳайру саҳовати модарон аст. Мояд модари худро ҳурмату эҳтиром кунем ва аз панду андарҳои ў, ки болотар аз симу зар аст, дар ҳаёт истифода кунем.

МАЪЛУМОТИ АҶОИБ

Некрӯҷон МАҲСУДДИНЗОДА,
донишҷӯи соли 4-уми факултети
филологияи тоҷикӣ ва журналистика,
иҳтиносии забоншиносӣ ва технологияи
нави итилоҳотӣ



1. Тоҷикистон аз ҷиҳати бузургии масоҳат дар ҷаҳон дар ҷойи 96-уму меистад.

2. Дар занони хитой алифбо вуҷуд надорад.

3. Ягона президенте, ки дар Амрико бо як овоз интихоб шудааст, ин Ҷорҷ Вашингтон мебошад. Вай инчунин маоши мансаби президеншишро низ рад кардааст, ки он вақт 25 000 долларро дар як сол ташкил мебод.

4. Аз рӯи рейтинги форуми иқтисодии ҷаҳонӣ 137 кишварро пешниҳод карданд, ки роҳҳои мосингарди дохили қишиҳарҳои шаҳрҳои дар ҷаҳон дар ҷойи 96-уму меистад.

5. Шоҳзодаи Англия Элизабез II ва шавҳараш шоҳзода Филип Монтбаттен 20-уми ноябриси соли 2017, 70-умин солгарди ҷаҳони арӯсиашонро истиқбол гирифтанд. Шоҳзода Элизабез II ва шавҳараш 20-уми ноябряи соли 1947 вакте ки онҳо Шоҳдӯxtar Элизабез ва шавҳараш Летинант Филип Монтбаттен буданд, дар маркази шаҳри Лондон оила барпо карданд. Ҳоло бошад 70-умин солгарди башкӯҳи арусиашон мағфути ҳазорҳо оилаҳои ҷаҳон шудааст.

6. Асосгузори ширкати Microsoft (Майкрософт) Bill Gates (Билл Гейтс) гуфтааст: "Ман барои иҷроҳои корҳои сангину душворам шахси танбалро интихоб мекунам, барои он ки шаҳси танбалро ҳамеша роҳи осонии корро мебӯбад". Ҳоло ин шаҳс яке аз якумин миллиардерони ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳамчии маблаги суратҳисобаш ба 86 миллиард доллари амрикоӣ баробар шудааст, ки ин назар ба соли гузашта даҳмаротиба зиёд аст.

7. Дарозумтариҳои шаҳси рӯйи олам дар асри XX шаҳрванди Ҳитой Ли Цинъюном мебошад, ки 250 сол умр дидадаст. Истро олимон ва рӯзноманигорон дар рӯзномаи New Yourk Times дар соли 1930 майян намуда, интишор карданд, ки дар Донишгоҳи Ҷенгуҳои Ҳаронӣ ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳамчии маблаги суратҳисобаш ба 100 маротиба падар шудааст. Сабаби зиёдурӯми ӯ дар истеъмоли гиёҳҳои кӯҳӣ мебошад, ки ӯ тӯлидаҳои ҷаҳонӣ мебошад.

8. Асосгузори ширкати Microsoft (Майкрософт) Bill Gates (Билл Гейтс) гуфтааст: "Ман барои иҷроҳои корҳои сангину душворам шахси танбалро интихоб мекунам, барои он ки шаҳси танбалро ҳамеша роҳи осонии корро мебӯбад". Ҳоло ин шаҳс яке аз якумин миллиардерони ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳамчии маблаги суратҳисобаш ба 86 миллиард доллари амрикоӣ баробар шудааст, ки ин назар ба соли гузашта даҳмаротиба зиёд аст.

9. Ҳарозумтариҳои шаҳси рӯйи олам дар асри XX шаҳрванди Ҳитой Ли Цинъюном мебошад, ки 250 сол умр дидадаст. Истро олимон ва рӯзноманигорон дар рӯзномаи New Yourk Times дар соли 1930 майян намуда, интишор карданд, ки дар Донишгоҳи Ҷенгуҳои Ҳаронӣ ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳамчии маблаги суратҳисобаш ба 100 маротиба падар шудааст. Сабаби зиёдурӯми ӯ дар истеъмоли гиёҳҳои кӯҳӣ мебошад, ки ӯ тӯлидаҳои ҷаҳонӣ мебошад.

10. Ҳарозумтариҳои шаҳси рӯйи олам дар асри XX шаҳрванди Ҳитой Ли Цинъюном мебошад, ки 250 сол умр дидадаст. Истро олимон ва рӯзноманигорон дар рӯзномаи New Yourk Times дар соли 1930 майян намуда, интишор карданд, ки дар Донишгоҳи Ҷенгуҳои Ҳаронӣ ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳамчии маблаги суратҳисобаш ба 100 маротиба падар шудааст. Сабаби зиёдурӯми ӯ дар истеъмоли гиёҳҳои кӯҳӣ мебошад, ки ӯ тӯлидаҳои ҷаҳонӣ мебошад.

11. Ҳарозумтариҳои шаҳси рӯйи олам дар асри XX шаҳрванди Ҳитой Ли Цинъюном мебошад, ки 250 сол умр дидадаст. Истро олимон ва рӯзноманигорон дар рӯзномаи New Yourk Times дар соли 1930 майян намуда, интишор карданд, ки дар Донишгоҳи Ҷенгуҳои Ҳаронӣ ҷаҳонӣ мебошад, ки ҳамчии маблаги суратҳисобаш ба 100 маротиба падар шудааст. Сабаби зиёдурӯми ӯ дар истеъмоли гиёҳҳои кӯҳӣ мебошад, ки ӯ тӯлидаҳои ҷаҳонӣ мебошад.

50 САВОЛ: 100 СОМОНИЙ МУКОФОТПУЛӢ


Ҳонандагони азиз! Ҳайати эҷодии рӯзномаи "АнВори дониш" барои таъвҷаҳуҳои хоссаатон ба Шумо миннатдорӣ баён намуда, баҳратон хушиҷои рӯзгорро таъмнан доранд.

Ҳайати эҷодии рӯзнома бо хости ҳонандагон максад ғузашт, ки дар ҳар шумора озмуни саволу ҷавобро пешниҳод кунад. Ҳоло 50 савол ба Шумо пешниҳод мегардад ва ҳар ҳонанде, ки аеввалин шуда ҷавобро ба идораи рӯзнома царсол мекунад, насиби 100 сомонӣ мукофотпӯл мегардад. Ба Шумо барор ҳоҳонем!

Мӯҳлат то 15-уми марта майян гардидааст.

1. Асосҳои дар об ҳалнашавандаро чӣ мегӯянд?
2. Паррандии калонтарин дар рӯи замин қадом аст?
3. Қӯлоб қадом сол шаҳр Ҷэлон карда шуд?
4. Қадом олим гуфта буд, ки: "Химия ба корҳои одам ёрӣ мерасонад"?
5. Порҷае, секунҷаро ба ду ҳиссаи баробар тақсим мекунад, чӣ ном дорад?
6. Ҳуҷайратуми бордоро чӣ мегӯянд?
7. "Тоҷикистон ислим ман" асари кист?
8. Аспи Рустами достон чӣ ном дошт?
9. Пойтаҳти Ветнам қадом шаҳр аст?
10. Тахаллуси дуоми Сталин чӣ буд?
- 11

Ба кроссворди шумораи гузашта танҳо 1 нафар: Давлатова Қаламнисо, асистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ (25.02.2019, соати 17:05, 6 хато) ҷавоб пешниҳод карданд. Аз сабаби он ки дигар касе кроссвордро бо ҷавобҳои дуруст пешниҳод накардааст, мо Давлатова Қаламнисоро ғолиб эълон мекунем. Хонандае, ки ҷавобҳои ҳудро аз назар гузаронидан меҳоҳад, метавонад ба идораи рӯзнома ташриф биоварад. Дониши ҳудро сайқал дихед, ҷӯянда бошед ва насиби мукофотпӯй дар ҳаҷми 100 сомонӣ гардед! Мӯҳлат то 15-уми март муайян гардидааст.



ДИҚҚАТ!

ХОНАНДАЕ, КИ ПЕШ АЗ ҲАМА КРОССВОРДРО БЕҲАТО ПУР КАРДА, БА ИДОРАИ РӮЗНОМА ПЕШНИҲОД МЕКУНАД, БО МУКОФОТИ ПУПӢ ДАР ҲАҶМИ 100 СОМОНИ ҶАДРДОНӢ КАРДА МЕШАВАД.

СУХАНИ МОНДАГОР

Дар кӯдакон панҷ хислате ҳаст, ки агар онҳо дар мардуми калонсол бошанд, ба дараҷаи анбиё бирасанд: Фами рӯзӣ нахӯранд; Агар бемор шаванд, аз Ҳудованд гила накунанд; Ҳарчи ёфтаанд бо яқдигар меҳӯранд; Агар дар ҷанг шаванд, гила наварзанд ва зуд оштӣ шаванд; Бо андак бим битарсанд ва об дар ҷашм бикунанд.



ПАЙГОМ

Санаи 22.02.2019 саромӯзгори кафедраи илмҳои компютерии донишгоҳ Ҳолов Абдураҳмон Абдуғаффоровиҷ рисолаи номзадии худро дар мавзӯи "Подготовка будущих учителей к информатизации педагогического процесса" аз рӯи ихтисоси 13.00.08-Назария ва методикаи таҳсилоти касбӣ (илмҳои педагогӣ) зери роҳбарии доктори илмҳои педагогӣ Мирзоев А.Р. дар шӯрои ҳимояи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо муваффақият дифоъ намуд.

Раёсат, ҳайати омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ Ҳолов Абдураҳмонро ба ин муносабат табрику таҳсият намуда, ба ў дар оянда муваффақиятҳои нав ба нави илмию эҷодиро баҳрашон та-мано менамоянд.

Санаи 23.02.2019 саромӯзгори кафедраи физика, методикаи таълими он технологияи материялҳо Қодирова Дилафрӯз Толибовна рисолаи номзадии худро дар мавзӯи "Тат-бики технологияҳои компютерӣ ҳангоми омӯзиши физика дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Чумхӯрии Тоҷикистон" аз рӯи ихтисоси 13.00.02-Назария ва методикаи омӯзиши ва парвариш (физика) (илмҳои педагогӣ) зери роҳбарии доктори илмҳои физика ва математика, профессор, академики АИ ҶТ Раҳимов Фарҳод дар Шӯрои диссертатсионии 6 ДКОА-035-и назди Донишгоҳи давлатии Бӯхтар ба номи Носири Ҳусрав бомуваффақият дифоъ намуд.

Раёсат, ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯёни донишгоҳ муаллима Қодирова Дилафрӯзро ба ин муносабат табрику му-боракбод намуда, ба ў дар оянда муваффақиятҳои нав ба нави илмию эҷодиро баҳрашон тамано менамоянд.

Рӯзи 1.03.2019 омӯзгори кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он Давлатова Фароғат Толқуновна дар мавзӯи "Тадқиқи лингвистии антропонимиия "Таърихи Табарӣ"-и Балъамӣ" зери роҳбарии доктори илмҳои филологӣ, профессор, Корманди шоистаи Тоҷикистон Чумъаҳон Алимӣ рисолаи номзадиишро дар Шӯрои диссертатсионии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бомуваффақият дифоъ намуд.

Маъмурияти донишгоҳ ӯро ба ин дастовардаш табрику таҳсият гуфта, ба ў ва роҳбари илмиаш - профессор Чумъаҳон Алимӣ саломатӣ ва дар корҳои минбаъдашон комёбиҳои беназирро таманно мекунад.



СОПРӮЗ ҲУҶАСТА БОД!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори Ҷониш" омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки аз 1-уми марта то 31-уми марта солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳсият гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар кору фаъолияташон комёбиҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ ҳушбабаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шуҳратманд ва чун Ҷомӣ хоккор бошад! Ҳеч гоҳ ҲАҲТ ва ХИЗР кошонаи шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Ҳушигу хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамса-фаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар қасбатон ҳалолкорӣ пайваста амалий гардад.

1. ШАРИПОВ ИЛҲОМОН, 01.03.1971, дотсенти кафедраи илмҳои компютер;
2. ҲУСЕЙН БОБОЧОН, 02.03.1992, ассистенти кафедраи таъриҳи ҳуқуқ;
3. ҲИДРОВ ФАРҲОД, 03.03.1983, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва баҳисобирии буҳгалтерӣ;
4. МАСТОНАИ РАҲМАТЗОДА, 05.03.1992, ассистенти кафедраи математикаи олий;
5. ФАРЗОНАИ МАДИСЛОМ, 05.03.1992, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ ва методикаи он;
6. ШАРИФОВА ҲАНИФА, 06.03.1967, лаборантни кафедраи химия ва биология;
7. ҚАҶҖУЛЛОЕВ АБДУХОЛИК, 08.03.1989, номзади илмҳои иқтисодӣ, декани факултаи молиятии иқтисодӣ (30-солагӣ муборак);
8. ДАВЛАТОВА ГУЛАФАЗО, 08.03.1997, коромӯзи рӯзномаи "Анвори Ҷониш";
9. ВАЛИЕВА ҲАЛИМА, 08.03.1979, ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он (40-солагӣ муборак);
10. ДАМИНОВА ҚУРБОНӢ, 10.03.1965, мудири кабинети кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таъриҳ;
11. ИЗАТОВА МУҲАББАТ, 10.03.1952, доктори илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи тарбияи томактабӣ;
12. ТАБАРОВ МИРЗОАЛӢ, 10.03.1938, номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи педагогика;
13. ҲАЛИМОВА ДИЛНОЗА, 10.03.1993, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;
14. ШАРИФОВА ДИЛОРОМ, 10.03.1988, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия;
15. ФАРХУДДИНОВ ИСУФ, 10.03.1955, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи таҳлили математики ва назарияи фунқисияҳо;
16. МАДИЕВА НИЛУФАР, 11.03.1986, лаборантни кафедраи методикаи таълими забони англисӣ;

17. САФАРОВ ЗУЛФИҚОР, 11.03.1992, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия;
18. САФАРОВ МУНИР, 11.03.1987, декани факултаи физика ва математика;
19. НАҶТОВА САФАРӢ, 12.03.1974, хуруфчи ни рӯзномаи "Анвори Ҷониш";
20. АШӮРОВА МУРОДБЕГИМ, 12.03.1981, ассистенти кафедраи математика ва методикаи таълими он;
21. АМИРҲОНИ ШАРИФҲОН, 12.03.1993, ассистенти кафедраи география ва сайёҳӣ;
22. ПИРНАЗОРОВА АЛИНАЗАР, 12.03.1957, устоди кафедраи таҳсилоти ибтидӣ;
23. АҲЛИДДИНӢ НУРИДДИН, 13.03.1990, ассистенти кафедраи забони ҳозираи рӯс;
24. ИЗЗАТОВА НОЗАНИН, 13.03.1987, танзимгари кафедраи иқтисод ва идора;
25. ҲУ҆ДОЙДОДИ ШАРИФ, 14.03.1987, ассистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он;
26. САҒАРОВ АБДУЛЛОҲИД, 14.03.1990, мутахассиси маркази тести;
27. ШАҲБОЗИ РУСТАМШО, 14.03.1990, ассистенти кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он;
28. ҲИДРОВ ҲУ҆ДОЙ҆ҚУЛ, 15.03.1955, номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи таҳлили математики ва назарияи фунқисияҳо;
29. ШАРИПОВ ФИРДАВС, 15.03.1984, ассистенти кафедраи химия ва биология;
30. ГАДОЕВА ҲАДИСАМОҲ, 15.03.1952, лаборантни кафедраи физикии умумӣ ва назарияӣ;
31. АЛАМОВА ҲАТИЧА, 15.03.1977, ассистенти кафедраи физика, методикаи таълими он ва технologияи материялҳо;
32. РАҲМОНОВ ҲАБИБУЛО, 15.03.1989, ассистенти кафедраи химия ва биология (30-солагӣ муборак);
33. РАҶАБОВА ҶАМИЛА, 16.03.1978, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ умумидонишгоҳӣ;
34. КАРИМОВ ФАРӮХ, 16.03.1992, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия;
35. НОДИРОВА САЙЁРА, 17.03.1975, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;
36. КЎЛОБИЕВ МИРЗО, 18.03.1989, ассистенти кафедраи таҳлили математика ва назарияи фунқисияҳо (30-солагӣ муборак);
37. КОМИЛОВ АБДУЛҲАЙ, 18.03.1962, профессори кафедраи илмҳои компютер;
38. НИ҆ҖОВ ШОКИР, 18.03.1984, ассистенти кафедраи таҳлили математика ва назарияи фунқисияҳо;
39. ҶУ҆БОВА АДОЛАТ, 19.03.1983, лаборантни кафедраи физикии умумӣ ва назарияӣ;
40. НАЗАРОВ ТАҒАЙМУРОД, 21.03.1942, муллими калони кафедраи педагогика;
41. АКБАРОВА БИБИНИСО, 22.03.1985, ассистенти кафедраи химия ва биология;
42. ШАРИФОВА МУТРИБА, 22.03.1982, танзимгари факултаи химия ва биология;
43. ОДИНАЕВА САФАРГУЛ, 24.03.1973, дотсенти кафедраи илмҳои компютер;
44. МИРЗОЕВ СУҲРОБ, 24.03.1970, ассистенти кафедраи фалсафа;
45. ЗАРИФОВ МЕХРУБОН, 24.03.1989, ассистенти кафедраи таъриҳи ҳуқуқ;
46. РАҲМОНОВА А., 26.03.1987, ассистенти кафедраи забонҳои русии умумidонishgoҳ;
47. МИРЗОЕВ САЛИМ, 26.03.1942, доктори илмҳои педагогӣ, профессори кафедраи химия ва биология;
48. ОРЗУЕВА МАНЗУРА, 27.03.1970, китобдор, корманди китобхона;
49. МУҲАММАДЧОНИ АБДУВОҲИД, 27.03.1992, ёвари ректор;
50. КАРИМОВА НАЗОКАТ, 27.03.1974, мудири кафедра, муллими калони кафедраи таҳлили математика ва назарияи фунқисияҳо;
51. ҲУ҆ДОЙДОДОС ЗОҲИР, 27.03.1988, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия;
52. ДАВЛАТОВА РУҲСОРА, 28.03.1988, коругзори факултаи молиятии иқтисod;
53. АБДУЛАЗИЗ АБДУЛҲАКИМ, 28.03.1961, муллими калони кафедраи математика ва методикаи таълими он;
54. АБДУЛЛОЕВА МЕХРИНИСО, 29.03.1966, муллими калони кафедраи психология;
55. НОСИРОВА ЗАРИНА, 29.03.1982, ассистенти кафедраи химия ва биология;
56. РАҶАБОВ АМИНЧОН, 29.03.1989, ассистенти кафедраи фалсафа (30-солагӣ муборак);
57. ФАЙЗОВ РАҲМОЗОН, 29.03.1990, ассистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
58. КАРАҚУЛЛОВ АЛОУВДИН, 30.03.1975, ассистенти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва методикаи таълими он;
59. ҲА҆ҲИМОВ НАВРӯЗ, 31.03.1985, ассистенти кафедраи забонҳои ҳориҷӣ;



МУАССИС:
донишгоҳи давлатии ҶТ
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

ҲА҆ҲА҆ТИ МУШОВАРА:

АБДУЛЛОҲ ҲА҆ҲИМОВ, доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҟТ, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН, доктори илмҳои химия, профессор, Узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО, доктори илмҳои фалсафа, профессор

ҶУ҆МҲАҲОН АЛИМӢ, доктори илмҳои филология, профессор

ХОЛИҚОВ САФАР, номзади илмҳои химия

ҲУ҆ДОЙДОДОВА ШАРОФАТ, номзади илмҳои филология, дотсент

НА҆ЗАРОВ ҲОТАМ, номзади илмҳои педагогӣ,

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД, доктори илмҳои таъриҳ, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ, доктори илмҳои педагогӣ, профессор

ҶУ҆РАЕВ БОБОХОН, саромӯзгор

САҲИФАБАНД:
МУНИСА КАРИМОВА

Андеша ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришиҳо ақида расмии ҳайати эҷодии рӯзнома маҳсуб намешавад. Дурустии асноду даралели мақолаҳо ба уҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ҟДДМ "Мега-принт" ба табъ расидааст. Адади нашр 5000

Нашрия дар Вазорати фарҳанги Чумхӯрии Тоҷикистон №030/P-3-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд. Рӯзнома тарииқи обуна дастрас мегардад.

НИШОНИ:

735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3- 31- 15,
мобилий: 918-13-99-68; 981-00-02-19